

Баррасии масъалаҳои интиқоли электронии маълумот

Иҷрои муқаррароти қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи Қоидаҳои муомилоти маҳсулоти нафту газ ва талабот нисбат ба низоми компютерӣ оид ба назорати хизматрасонии электронии онҳо» - таҳти назорат

с. 3

КОРҲОИ ФАҲМОНДАДИҲӢ

Дуруст тартиб додани санади муқоисавӣ

Дастурҳо оид ба дуруст тартиб додани санади муқоисавӣ

с. 4

ПОСУХ БА ПУРСИШ

Ҳадаф - беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ

Бахши иттилоотии Кумитаи андоз «Контакт-сентр» бо истифодаи рақами содакардашудаи телефони «151» дар хизмати андозсупорандагон

с. 5

МУСОҲИБА

Тартиби гирифтани РМА

Мусоҳиба дар мавзӯи тартиби гирифтани Рақами мушаххаси андозсупоранда

с. 7

ИМТИЁЗҲОИ АНДОЗ

Асоси рушд

Корхонаҳои парандапарварӣ аз кадом имтиёзҳо бархӯрдоранд?

с. 9

ЭЪЛОН

Пурсишнома

оид ба муайян намудани роияи тартиби гузаронидани назорати камералӣ аз ҷониби кормандони мақомоти андоз

с. 13

ХИРОЧ

НАШРИЯИ КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН

Таҳлили рафти истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ

ТАҲЛИЛИ ҲИСОБОТИ ҶАМЪБАСТӢ ВА ДИНАМИКАИ ГАРДИШИ ПУЛИИ ШАХСОНИ ҲУҚУҚӢ
ВА СОҲИБКОРОНИ ИНФИРОДИИ ТИБҚИ ШАҲОДАТНОМА ФАӢОЛИЯТКУНАНДА



РУШДИ ИҚТИСОД

Марҳалаи пешрафт

Ворид шудани кишвар ба марҳалаи рушд ва пешрафти босуботи иқтисодиёт ва татбиқи ислоҳоти фарогир дар ҳамаи соҳаҳо

с. 10



Вохӯрӣ бо соҳибкорони ҷавон

Дар доираи Нақшаи чорабиниҳо оид ба амалӣ намудани «300 рӯзи ислоҳот ҷиҳати дастгирии соҳибкорӣ ва беҳтар намудани фазои сармоягузорӣ» Кумитаи андоз бо намояндагони Ташкилоти ҷамъиятии ҷумҳуриявии «Пешрафт» баҳри рушди ҳамкориҳои мутақобила ва дастгирии фаъолияти соҳибкорӣ дар байни ҷавонони болаёқати кишвар ҷиҳати шиносоии иштирокчиёни «Бизнес-конструктор» вохӯрии судманд баргузор намуд. Дар вохӯрӣ қайд гардид, ки андоз яке аз омилҳои муҳими ғанигардонии буҷети давлат маҳсуб ёфта, баҳри рушди устувори ҷомеа заминаи мусоид фароҳам меорад. Дар ҷараёни вохӯрӣ, инчунин, ба иштирокдорони ҷамъиш масъулони мақомоти андоз изҳор доштанд, ки Кумитаи андоз пайваста дар асоси дастури супоришҳои бевоситаи Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ – Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати мамлакат фаъолияти худро ба роҳ монда, оид ба татбиқи барномаи рушди маъмурикунонии андоз, мавзӯҳои марбут ба андозу андозбандӣ, дастгирии соҳибкорон, имтиёзҳои андоз, тақвияти корҳои фаҳмондадиҳӣ тавзеҳотӣ миёни шаҳрвандону андозсупорандагон, беҳтару хубтар намудани сатҳи сифати хизматрасонии электронӣ ба андозсупорандагон, Стандартҳои ягонаи

хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, насбу истифодаи мошини назоратӣ-ҳазинавии дорои таҷҳизоти интиқолдиҳандаи электронӣ, инчунин тариқи ғайринақдӣ пардохт намудани маблағи андозҳо маълумоти мушаххас доданд.

Ҳамзамон, қайд гардид, ки масъулони мақомоти андоз бо истифода аз технологияҳои муосири иттилоотӣ бо мақсади дар сатҳи зарурӣ иҷро намудани уҳдадориҳои худ мунтазам чораҷӯӣ намуда истодаанд. Бо дарназардошти такмил ёфтани модулҳои нави барномаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунӣ андозҳо ва ба стандартҳои байналмилалӣ ҷавобгӯ будани онҳо номгӯи хизматрасониҳои Кумитаи андоз ба 36 адад расонида шуд.

Зимни вохӯрӣ ба иштирокчиён оид ба имкониятҳои хизматрасониҳои электронии «Утоқи шахсии андозсупоранда», ки аз аввали соли 2019 амалӣ гардид, ба таври мушаххас маълумот дода, таъкид гардид, ки андозсупорандагон метавонанд бе ҳозир шудан ба мақомоти андоз, ҳама гуна маълумот ва ҳисоботи худро ба шакли тартиби нави электронӣ пешниҳод ва амалӣ намоянд.


Дар охир миёни иштирокдорони вохӯрӣ мубодилаи афкор сурат гирифт.

Фотимаи МИРЗОХОН,

сардори шуъбаи робита бо ВАО-и Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Шурӯъ аз 1-уми июли соли 2019 бақайдгирӣ ва бекоркунии бақайдгирии андозсупорандагон ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда бо тартиби электронӣ тавассути модули компютери СММИА «Бақайдгирӣ» ба роҳ монда шудааст.

Тартиби бақайдгирии электронӣ



Дар ин бора Фармоиши Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тартиби бақайдгирӣ ва бекор намудани бақайдгирии андозсупорандагон ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда дар мақомоти андоз» аз 04.07.2019 таҳти №317 ба имзо расид.

Тавре дар фармоиши мазкур қайд шудааст, тадбири мазкур бо мақсади таъмини иҷрои муқаррароти Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон, ба танзим даровардани тартиби бақайдгирӣ ва бекоркунии бақайдгирии андозсупорандагон ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда ва такмили хизматрасониҳои электронӣ амалӣ карда мешавад.

Мақомоти ҳудудии андоз вазифадор шудаанд, ки аз 1-уми июли соли равон тибқи муқаррароти Кодекси андоз ва Дастуралал «Оид ба ҳисоб ва пардохт намудани андоз аз арзиши иловашуда», ариза ва дигар ҳуҷҷатҳои барои бақайдгирӣ ва бекоркунии бақайдгирии андозсупорандагон ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда пешбинигардидаи тибқи тартиби муқарраргардида дар шакли электронӣ қабул ва баррасӣ намоянд.

Нозиротҳои андоз дар шаҳру ноҳияҳои Душанбе, Хуҷанд, Гулистон, Бӯстон, Истаравшан, Бобоҷон Ғафуров, Спитамен ва Ҷаббор Расулов вазифадор шудаанд, ки бо мақсади сари вақт ва дар муҳлати муқарраргардида анҷом додани бақайдгирии андозсупорандагон ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда дар шакли электронӣ, на дертар аз 5 рӯзи фаро расидани санаи ба миён омадани уҳдадориҳои андозсупорандагон дар ин хусус барои назорати иҷрои уҳдадориҳои

минбаъдаи андозсупорандагон аз рӯи тобеият, парвандаҳои ҳуқуқии онҳоро мутаносибан ба шуъбаҳои нозироти андозсупорандагони миёна дар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд пешниҳод намоянд.

Инчунин, шуъбаҳои нозироти андозсупорандагони миёна дар шаҳри Душанбе ва вилояти Суғд вазифадор гардидаанд, ки бекоркунии бақайдгирии андозсупорандагонро ба сифати супорандаи андоз аз арзиши иловашуда тибқи талаботи Ко-

декси андоз дар муҳлати на зиёда аз 10 рӯз ва барои назорати иҷрои минбаъдаи уҳдадориҳои андозӣ парвандаҳои ҳуқуқии андозсупорандагонро аз рӯи тобеият ба нозиротҳои дахлдори маҳалли баҳисобгирӣ ирсол намоянд.

Ҳамчунин, зикр шуд, ки мақомоти ҳудудии андоз нисбати андозсупорандагоне, ки амалиёти онҳо моҳияти иқтисодӣ надоранд, чораҷӯӣ намоянд.

КВД «Маркази барнома-созии маъмурикунонии андоз» вазифадор шудааст, ки модули алоҳидаи барномаи компютери «Бақайдгирии супорандагони андоз аз арзиши иловашуда»-ро таҳия намуда, мавриди амал қарор диҳад.

Инчунин, раёсатҳои дахлдори Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон якҷоягӣ бо мақомоти ҳудудии андоз бо мақсади ба қормандони мақомоти андоз ва андозсупорандагон расонидани Фармоиши мазкур семинар-машваратҳо баргузор намоянд.

М.ҶУМЪА

Имрӯзҳо ҳама нозиротҳои андозии шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд аз иҷрои бо-сифати нишондиҳандаҳои қисми даромади буҷети давлатӣ аз рӯи ҷамъбасти нимсолаи аввали соли 2019 натиҷабардорӣ менамоянд.

Тавре ки ба мо аз Нозироти андоз дар шаҳри Бӯстон хабар доданд, дар шашмоҳаи аввали соли 2019 якҷоя бо шуъбаҳои нозироти андозсупорандагони миёна ва калон дар вилояти Суғд қисми даромади буҷети давлатӣ бо дарназардошти андозии иҷтимоии ғайрибуҷетӣ ба андозаи 102,9 % таъмин шудааст. Дар ин давра ба буҷети давлатӣ 51446,2 ҳазор сомонӣ маблағ ворид шудааст. Нозироти андоз дар шаҳри Бӯстон аз ҷамъовариҳои андозҳо, бе дарназардошти андозии иҷтимоӣ, ба буҷети давлатӣ 17911,4 ҳазор сомонӣ ворид намудааст, ки 109,9%-ро ташкил медиҳад. Аз 10 намуд сарчашмаи андоз дар нимсолаи аввали соли равон 3 намуди андоз иҷро нашудааст, ки аз ин ҳисоб 1197,0 ҳазор сомонӣ ба буҷа ворид нагардидааст.

Натиҷагирӣ



Айни замон дар Нозироти андоз дар шаҳри Бӯстон 337 корхонаю ташкилот ба қайд гирифта шудаанд. Аз шумораи умумӣ 196 ҷамъияти масъулиятш маҳдуд дар қайд мебошанд. Ҳамчунин, 373 нафар соҳибкори тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда ва 1763 нафар соҳибкори тибқи патент фаъолияткунанда ба қайд гирифта шудаанд. Дар шаш моҳи аввали соли ҷорӣ 5 адад корхона ва 257 нафар соҳибкор

ба қайд гирифта шудааст.

Бақияи қарзи андоз низ дар ҷамъбасти шашмоҳа нисбат ба аввали соли равон ба андозаи 238,3 ҳазор сомонӣ кам гардида, ба санаи 1-уми июни соли 2019-ум 632,5 ҳазор сомониро ташкил додааст.

Дар ин давра ба шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродие, ки андозҳои ҳисобшударо сари вақт ба буҷет пардохт накардаанд ё ин ки дар санадҳои муқоисавӣ қарзи андоз доранд, ба маблағи умумии 654,7 ҳазор сомонӣ огоҳиномаҳо ирсол карда шудааст. Аз тарафи андозсупорандагони қарздор баъди гирифтани огоҳиномаҳо ба маблағи 485,8 ҳазор сомонӣ қарзи

андоз пардохт гардидааст. Танҳо дар моҳи июни соли ҷорӣ зиёда аз 250,2 ҳазор сомонӣ бақияи қарзи андоз, инчунин, аз ҳисоби қарзҳои солҳои пешин дар моҳи июн зиёда аз 45,0 ҳазор сомонӣ бақияпулии андоз ба буҷети давлатӣ ситонида шудааст. Ҳамчунин, барои иҷро накардани талаботи моддаи 72 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар шашмоҳаи аввали соли 2019 нисбати 52 адад андозсупорандаи қарздор оид ба маҷбуран ситонидани қарзи андозҳо ба маблағи умумии 647,0 ҳазор сомонӣ 33 қарор қабул шуда, аз он 21 адад қарор пурра иҷро ва 570,0 ҳазор сомонӣ маблағи қарзи андоз рӯенида шудааст.

Таҳлилҳои дар самти татбиқи муқаррароти Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ошкор сохтааст, ки дар нимсолаи аввали соли 2019 аз тарафи қормандони Нозироти андоз дар шаҳри Бӯстон нисбати 88 нафар андозсупорандае, ки ба қонунвайронкунии андоз роҳ додаанд, парвандаҳои маъмурий оғоз ва ба маблағи 87200,0 сомонӣ ҷарима шуданд.

Тоҳирҷон ИСКАНДАРЗОДА,

вилояти Суғд

Баррасии масъалаҳои

интиқоли электронии маълумот

Дар Раёсати андоз дар вилояти Суғд бо иштироки кормандони мақомоти андоз ва андозсупорандагоне, ки ба хариду фурӯши сӯзишворӣ машғуланд, семинар-машварат баргузор шуд, ки дар он масъалаҳо оид ба сабабҳои сари вақт таъмин нагардидани талаботи муқаррароти қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.03.2018, №82 «Дар бораи Қоидаҳои муомилоти маҳсулоти нафту газ ва талабот нисбат ба низоми компютерӣ оид ба назорати хизматрасонии электронии онҳо» ва камбудиҳои ҷойдошта дар ин самт мавриди муҳокима қарор гирифтанд.



Дар семинар-машварат муовини якуми Раиси Кумитаи андоз назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Аюбҷон Солеҳзода, муовини сардори Раёсати ситонидани қарзи андозҳои Кумитаи андоз назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон МЭЛС Меликов, сардори Раёсати андоз дар вилояти Суғд Абдуқайюм Воҳидов ва роҳбарияти ҶСП «Фароз-пардохт» ширкат ва суҳанронӣ намуданд.

А. Солеҳзода қайд намуд, ки мақсад аз ҷаласаи мазкур анҷом додани корҳои фаҳмондадиҳӣ бо мақсади таъмини риояи қонунгузори андоз, баррасии сабабҳои сари вақт иҷро нагардидани бандҳои дахлдори қарори мазкур мебошад. Вобаста ба масъалаи иҷрои қарори мазкур, ҳуҷҷатгузори ғангоми харид ва фурӯши сӯзишворӣ, асоснокии ҳисобот оид ба тамағгузори НФС-ҳо, кам нишон додани шумора ва музди маоши кормандон ва дигар масъалаҳои марбут қаблан низ чанд маротиба семинар-машварат доир гардида буд, - гуфт ӯ. - Мутаасифона, ҳануз ҳам масъалаҳои ҳалношуда дар ин самт ба чашм мерасад, ки ҳалли аксарияти онҳо ба андозсупорандагон вобаста аст.

Мавсуф илова намуд, ки ин таҷриба аввалин нест. Дар дигар давлатҳо низ дар фаъолияти нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ барномаи автоматикунонӣ ҷорӣ гардида, мавриди қарор гирифтааст. Бинобар ин, риоя ва назорати иҷрои қарори мазкур барои дар амал татбиқ намудани маъмурикунонии андоз мусоидат менамояд.

Тибқи талаботи банди 4-и қарори мазкур гузариш ба муомилоти яклухт ва чаканаи маҳсулоти нафту газ бо истифодаи низоми электронии баҳисобгирии амалиёти интиқоли нафту газ аз 01.07.2018 амалӣ шуда, ба субъектҳои хоҷагидоре, ки бо савдои яклухт ва чаканаи маҳсулоти нафту газ машғуланд, ҷиҳати насби нуқтаҳои автоматикӣ пуркунандаи сӯзишворӣ ва анборҳои маҳсулоти нафту газ бо таҷхизоти дорои низоми электро-

нии баҳисобгирии амалиёти нафту газ, то 01.09.2018 муҳлат дода шуда буд, аммо бо сабабҳои фарсуда ва гарон будани колонкаҳо, банди 4-и қарори мазкур сари вақт таъмин нагардид.

Қайд шуд, ки ба ҳолати 1-уми июни соли 2019 дар миқёси ҷумҳурӣ 1053 нуқтаи фурӯши сӯзишворӣ амал мекунанд, ки 697 адади он ба барномаи автоматикунонии системаи итилоотии андоз «Баҳисобгирии андозҳо» (Info) пайваст буда, маълумоти онҳо ба маҳзани маълумоти Кумитаи андоз ворид мегарданд. Дар вилояти Суғд шумораи умумии нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ 480 ададро ташкил медиҳад, ки аз ин 102 адад бефаъолият мебошанд. Вале ба ҳолати 1-уми июни соли 2019 дар вилояти Суғд анборҳои сӯзишворӣ ба барномаи системаи итилоотии андоз «Баҳисобгирии андозҳо» (info) пайваст нашудааст.

Дар идома сабабҳои сари вақт таъмин нагардидани қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.03.2018, №82 дар самти автоматикунонии колонкаҳои нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ мавриди баррасӣ қарор гирифт. Гуфта шуд, ки сабаби асли ин ба талабот ҷавобгӯӣ набудани колонкаҳои нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ мебошад.

Зикр шуд, ки айни замон ҳамаи нуқтаҳои ҶДММ «Газпром нефт Тоҷикистон» ва ҶДММ «Аллат» пурра ба барномаи автоматикунонии маркази хизматрасонии техникӣ пайваст буда, маълумот ҳамарӯза мустақиман (онлайн) ба маҳзани маълумоти Кумитаи андоз ворид мегардад. Дар назар дошта шудааст, ки то охири соли 2019 ҳамаи колонкаҳои нуқтаҳои фурӯши сӯзишвории кишвар пурра ба барномаи автоматикунонӣ пайваст мешаванд.

Ҳамчунин, қайд шуд, ки аз ҷониби мақомоти андоз дар якҷоягӣ бо кормандони маркази хизматрасонии техникӣ нисбати андозсупорандагоне, ки аз иҷрои талаботи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 01.03.2019 № 82, ё аз бастани шарномаи сетафа саркашӣ

менамоянд, пайвасти корҳои фаҳмондадиҳӣ ва назоратӣ гузаронида мешавад. Масъалаи ташвишвар ин аз ҷониби андозсупорандагон бо ҳар роҳу восита канораҷӯӣ ва саркашӣ намудан аз насб колонкаҳои нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ба барномаи автоматикунонӣ мебошад.

Дахлати корхонаҳои алоҳида ба барномаи автоматикунонӣ дар ҳама ҳолат аз ҷониби маркази хизматрасонии техникӣ ошкор мешавад. Бинобар ин, мақомоти ҳудудии андоз вазирадори гардидаанд, ки дар якҷоягӣ бо кормандони маркази хизматрасонии ҶСП «Фароз-пардохт» бо андозсупорандагони соҳа семинар-машваратҳои омӯзишӣ баргузор ва ҷиҳати пешгирии қонуншиканиҳо дар ин самт дар доираи қонунгузори чораҷӯӣ намоянд. Бо ин мақсад ва назорати таъмини талаботи бандҳои алоҳидаи қарори мазкур дар асоси Фармоиши Раиси Кумитаи андоз назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон барои гузаронидани корҳои назоратӣ гурӯҳҳои корӣ сафарбар шудаанд. Дар рафти фаъолият гурӯҳҳои корӣ нисбати он андозсупорандагоне, ки аз насб намудани таҷхизоти интиқолдиҳандаи электронӣ (плата) дар колонкаҳои нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ё бастани созишномаи сетафа саркашӣ намудаанд, огоҳиномаҳои дахлдори ирсол карда шудааст. Аммо аз ҷониби аксарияти корхонаҳои соҳа муқаррароти огоҳиномаҳо сарфи назар гардиданд ва камбудиҳои то ҳол ислоҳ нашудаанд.

А. Солеҳзода қайд намуд, ки нишон надодани шумораи кормандони кироӣ, дуруст ҳисоб ва пардохт накардани андоз иҷтимоӣ ва андози даромад аз ҳисоби кормандони кироӣ, дар ҳисобот нишон надодани ҳаҷми воқеии фонди музди меҳнат низ аз масъалаҳои ташвишвар ба шумор меравад. Таҳлилҳои гузаронидашуда нишон додаанд, ки аз ҷониби субъектҳои фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи хариду фурӯши сӯзишворӣ шу-

морай коргарони кироӣ ва музди меҳнати пардохташаванда дуруст нишон дода намешаванд. Инчунин, субъектҳои зиёди хоҷагидор дар ин соҳа бо мақсади пинҳон намудани манбаи андоз аз даромад ва андоз иҷтимоӣ, музди меҳнатро ба кормандони кироӣ ғайрирасмӣ пардохт менамоянд ва шумораи кормандони кироӣ воқеан истифодашавандаи ҳудуди дар эълomiaҳои андоз пурра нишон намердиҳанд. Масалан, агар нишондоди музди меҳнати миёна дар ҶДММ «Газпром нефт Тоҷикистон» 3,5 ҳазор сомонӣ, дар ҶДММ «Навоил» 1,8 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Мабдаи Нур» 1,4 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Газоил» 1,3 ҳазор сомонӣ, ҶДММ «Гули Сурх континент» 1,2 ҳазор сомонӣ дарҷ шуда бошад, ин нишондиҳанда дар ҳисоботи ҶДММ «Шафақ» 333 сомонӣ, ҶДММ «Самти Исфара» 600 сомонӣ, ҶДММ «Бобомусо» 600 сомонӣ, ҶДММ «Премиум-11-10» 600 сомонӣ нишон дода шудааст, ки ин ғайривоқеӣ мебошад. Ин дар ҳолат, ки тибқи талаботи моддаи 23 Кодекси андоз ҳама гуна даромади гирифташуда, аз ҷумла, даромади дар шакли музди меҳнат ба дастовардаи шахси воқеӣ (ба истиснои ҳолатҳои пешбининамудаи қонунгузори) бояд пурра андозбандӣ гардад. Аз соҳибкорон даъват ба амал оварда шуд, ки ҳангоми пешниҳоди эълomiaҳои андоз шумора ва музди маоши кормандонро дуруст дарҷ карда, ба мақомоти андоз пешниҳод намоянд.

Сипас, муовини директори ҶСП «Фароз-пардохт» Ш. Қаландаров қайд намуд, ки вазифаи асосии ин ҷамъият расонидани хизматрасонӣ ба нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ, аз ҷумла гузаронидани симу ноқилҳо, насби плата дар колонкаҳои нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ва калиди электронӣ ба барномаи автоматӣ, инчунин таъмини интиқоли маълумот ба маҳзани маълумоти Кумитаи андоз ба ҳисоб меравад. Чунончи, айни замон насби колонкаҳои нуқтаҳои фурӯши сӯзишворӣ ба барномаи

автоматикунонӣ дар вилояти Суғд 95%, шаҳрҳои Душанбе 90%, Турсунзода 100%, Ҳисор 60%, ноҳияи Шаҳринав 100%, дигар шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ аз 25 то 45% таъмин гардидааст. Кор дар самти автоматикунонӣ ва насб намудани колонкаҳо бо платаҳо дар вилояти Хатлон идома дорад.

Ҳамзамон, субъектҳои хоҷагидорӣ аз намоёндагони Кумитаи андоз ва Ассотсиатсияи воридкунандагони маҳсулоти нафт ва газ хоҳиш намуданд, ки барои муътадил нигоҳ доштани нархҳои бозорӣ ва барқарор намудани рақобати солим байни субъектҳои соҳа, ки ба таҳвили чаканаи сӯзишворӣ машғуланд, раванди аз ҷониби яклухтфурӯшон (корхонаҳои калони соҳа, ки ба воридот ва хариду фурӯши яклухти сӯзишворӣ машғул мебошанд) риоя намудани тартиби ягонаи ба фурӯш баровардани сӯзишворӣ ва дар ҳисоботи андозӣ ва муҳосибӣ дуруст ба расмият даровардани нархи фурӯши онро мавриди баррасӣ қарор дода, дар ин самт чораҷӯӣ намоянд.

Таъкид шуд, ки дар сурати ба танзим надаровардани масъалаи мазкур, субъектҳои хоҷагидорӣ ба минбаъд ба фурӯши чакана баровардани сӯзишворӣ машғуланд, ба мушкилиҳои молиявӣ рӯ ба рӯ мешаванд ва ин, албатта, ба муфлисшавии корхона оварда мерасонад.

Дар иртибот ба масъалаи мазкур, А. Солеҳзода қайд намуд, ки дар ҷунин тартиб ба роҳ мондани фаъолият аз ҷониби корхонаҳое, ки ба воридот ва хариду фурӯши яклухти сӯзишворӣ машғул мебошанд, ҳилофи қонунгузори соҳаи андоз ва пешбурди муҳосибӣ мебошад.

Раванди корҳои назоратӣ ва таҳлили мақомоти андоз нишон додааст, ки тартиби муқарраршудаи қонунгузори Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи пешбурди пурраи ҳуҷҷатҳои аввалияи муҳосибӣ ва таҳияи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи фурӯши мол, аз қабиле таҳия намудани ҳисобнома-фактураҳои андоз аз арзиши иловашуда, аз ҷониби онҳо дуруст риоя нашуда, ҳолати мазкур ба раванди дуруст ҳисоб ва пардохт намудани андозҳо на танҳо аз ҷониби ҳуди корхонаҳои яклухтфурӯш, балки инчунин, дигар субъектҳои хоҷагидорӣ, ки ба хариду фурӯши минбаъдаи чаканаи сӯзишворӣ машғул мебошанд, таъсири манфӣ расонида истодааст.

Дар рафти ҷаласа, аз намоёндагони корхонаҳои воридкунанда, ки ба фурӯши яклухти сӯзишворӣ машғул мебошанд, даъват ба амал оварда шуд, ки масъалаи мазкурро мавриди баррасӣ қарор дода, дар фаъолияти худ пешбурди ҳуҷҷатҳои баҳисобгиро тибқи талаботи Кодекси андоз ва қонунгузори муҳосибӣ дуруст ба роҳ монанд, то ин ки омилҳои мазкур дар оянда боиси баҳсҳои беасос ва нофаҳмиҳо миёни мақомоти андоз ва соҳибкорон нагардад.

Дар охир, аз рӯи масъалаҳои баррасишуда қарор қабул гардид.

Мазҳаб ҶУМЪА

Модули нави барномаи компютери «Бақайдгирии андозсупорандагон вобаста ба низомҳои андозбандӣ»

Бо мақсади мавриди амал қарор додани модули нави барномаи компютери Системи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо (СМИИА) «Бақайдгирии андозсупорандагон вобаста ба низомҳои андозбандӣ», ки дар доираи Лоихаи ислоҳоти маъмурикунонии андоз бо маблағгузори Бонки Ҷаҳонӣ таҳия шудаанд, Фармоиши Раиси Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Давлатзода Н.М. ба имзо расид.

Дар Фармоиш қайд шудааст, ки аз 1 июни соли 2019 модули нави барномаи компютери Системи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо (СМИИА) «Бақайдгирии андозсупорандагон вобаста ба низомҳои андозбандӣ», мавриди амал қарор дода шавад. Дар робита ба ҳамин масъала раёсатҳои ташкили андозбандӣ ва хизматрасонӣ ба андозсупорандагон дар ақсои ҷамоати маҳаллии андоз вазифадор шудаанд, ки тибқи тартиби муқарраргардида то 15-уми августи соли 2019

таваққули модули нави барномаи компютери ташкили андозсупорандагон шахсони ҳуқуқиро вобаста ба низомҳои андозбандӣ, аз ҷумла аз рӯи низомҳои махсус ва имтиёзҳои андозбандӣ ба қайд гиранд.

Бо мақсади иҷрои дуруст ва пурраи Фармоиш раёсатҳои ташкили андозбандӣ ва хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва бахисобгирии даромадҳо ва коркарди эълomiaҳо вазифадор карда шудаанд, ки мониторинги пайвасти маълумотро дар бораи ба қайд гирифтани андозсупорандагон - шахсони ҳуқуқӣ вобаста ба низомҳои андозбандӣ, аз ҷумла аз рӯи низомҳои махсус ва имтиёзҳои андозбандӣ дар барномаи компютерӣ пеш бурда, раванди аз ҷониби мақомоти ҳудудии андоз пурра ва дуруст ворид намудани маълумотро дар ин самт ба барномаи компютерӣ таҳти назорати доимӣ қарор дода, ҷиҳати ислоҳ ва пешгирии камбудихо дар ин самт пайвасти чораҷӯӣ намоянд.

ЭЪЛОН

БА ТАВАҚҚУҲӢ АНДОЗСУПОРАНДАГОН!


Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон огоҳ менамояд, ки тибқи муқаррароти моддаи 51 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва «Тартиби пешниҳоди ҳисоботи андоз дар шакли электронӣ», ки бо Фармоиши Кумитаи андоз аз 26.01.2013, №2-Ф тасдиқ шудааст, дар мақомоти андоз тартиби дар шакли электронӣ қабул намудани эълomiaҳои андоз ба роҳ монда шудааст.

Бо мақсади таъмини иҷрои қисми 2 банди 8 зербанди г) сархати панҷуми Барномаи рушди маъмурикунонии андоз, ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 03.12.2010, №626 тасдиқ шудааст, огоҳ менамоям, ки барои гузариш ба пешниҳоди ҳисобот ва эълomiaҳои андоз дар шакли электронӣ то 1 июли соли 2019 ҳудро дар мақомоти андоз ба қайд гиред.

Ба тавваққуҳи шумо мерасонем, ки бо мақсади дастгирӣ ва беҳтар намудани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон гузаштан ба тартиби дар шакли электронӣ пешниҳод намудани эълomiaҳои андоз аз 20 майи соли 2019 ба таври ройгон анҷом дода мешавад.

Хотиррасон менамоям, ки дар сурати то 1 июли соли 2019 ба тариқи пешниҳоди электронии эълomiaҳо нагузаштан, дохил намудани эълomiaҳои дар шакли қоғазӣ пешниҳодшуда ба барномаи Системаи муттаҳидаи иттилоотии идоракунии андозҳо қатъ мешавад.

Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон



Дуруст тартиб додани санади муқоисавӣ

Санади муқоисавӣ чист? Киҳо бояд онро тартиб бидиҳанд? Мақсад аз тартиб додани он аз чӣ иборат аст? Дар як сол чанд маротиба санади муқоисавӣ тартиб дода мешавад? Оё метавон санади муқоисавиро тариқи электронӣ тартиб дод? Ба ин ва дигар суолҳои вобаста ба тартиб додани санади муқоисавӣ метавонед аз шарҳи мактуби дастуриё, ки Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти ҳудудии андоз ирсол намудааст, посух бигиред.

Дар асоси талаботи сархати 2 қисми 1 моддаи 19 Кодекси андозии Ҷумҳурии Тоҷикистон андозсупорандагон уҳдадоранд, ки талаби кормандони мақомоти андозро дар ҳусуси бартараф кардани вайронкунииҳои ошкоршудаи қонунгузориҳои андоз, аз ҷумла доир ба тартиб додани санади муқоисавӣ иҷро намоянд.

Санади муқоисавӣ ҳуҷҷати дуҷонибае мебошад, ки тибқи талаботи мақомоти андоз ва андозсупоранда (намояндаи андоз) барои муайян намудани дурустии маблағҳои ҳисобшуда, (баҳисобгирифташуда, камкардашуда) пардохтшудаи андозҳо, (баргاردонидашуда, ҳисобкардашуда), инчунин, фоиз, ҷарима ва бақияи андозҳо дар рӯзи муайян тартиб дода мешавад. Мақсад аз тартиб додани сананди муқоисавӣ, пеш аз ҳама, муайян намудани дурустии уҳдадориҳои андозсупоранда дар назди бӯҷет ба шумор меравад.

Санади муқоисавӣ дар фаъолияти андозсупорандагони дар низоми умумии андозбандӣ фаъолиятдошта на кам аз як маротиба дар се моҳ, бо андозсупорандагони тибқи низоми содакардашуда фаъолиятдошта ва хоҷагҳои деҳқонии инфиродӣ на кам аз як маротиба дар шаш моҳ ва соҳибкорони инфиродии дар асоси патент фаъолияткунанда як маротиба дар як сол тартиб дода мешавад.

Ҳангоми гузаронидани санҷиши риояи қонунгузориҳои андоз дар фаъолияти андозсупоранда, аз як низоми андозбандӣ ба дигар низоми андозбандӣ гузаштани андозсупоранда бо дарназардошти тағйир ёфтани маҳалли ҷойгиршавии андозсупоранда дар ҳолатҳои гузаштан аз як мақомоти андоз ба дигар мақомоти андоз ва ҳангоми барҳамхӯрии субъекти хоҷагидор, байни мақомоти андоз ва субъекти хоҷагидор бо риояи тартиби стандарти хизматрасонӣ ба

андозсупорандагон бояд санадҳои муқоисавӣ тартиб дода шаванд. Дар ҳолатҳои зикршуда пеш аз тартиб додани санади муқоисавӣ корманди мутасаддии шӯъбаи баҳисобгирии даромадҳо, варақаи ҳисоббаробаркунии андозсупорандаро аз рӯи ҳар як намуни андоз дар алоҳидагӣ ҷоп ва дар мақомоти андоз нигоҳ медорад.

Ҳамзамон, баъд аз анҷоми ҳар як соли ҳисоботӣ баъди бо андозсупорандагон тартиб додани санади муқоисавӣ варақаҳои ҳисоббаробаркунии аз рӯи ҳар як намуни андоз аз барномаи компютерӣ ҷоп ва дар шакли китоб саҳифабандӣ гардида, бо муҳру имзои сардори мақомоти андоз тасдиқ мешавад.

Тавре дар мактуби мазкур зикр шудааст, санҷиши дурустии тартиб додани санадҳои муқоисавӣ дар баъзе мақомоти ҳудудии андоз шаҳодат медиҳанд, ки аксарияти кормандони мутасаддӣ ба дурустии нишондиҳандаҳои дар ҳисобварақаи андозсупорандагон қайдшуда диққати ҷиддӣ надода, тартиб додани санади муқоисавиро танҳо аз ҷоп намудани санади муқоисавӣ аз барнома ва ба андозсупоранда пешниҳод намудани он мебинанд. Бо дарназардошти ин, ҷиҳати пайвасти назорат намудани дурустии нишондиҳандаҳои дар ҳисобварақаҳои андозсупорандагон мавҷудбуда, ба ҳар як корманди мақомоти андоз зарур аст, ки ҳангоми тартиб додани санадҳои муқоисавӣ ҳолатҳои зеринро риоя намоянд.

Нахуст, дуруст ва пурра дохил намудани маблағи андозҳои ҳисобшуда ба ҳисобварақаҳои андозсупорандагон аз рӯи ҳисоботи (эълomiaҳои) андоз ва қарорҳои аз рӯи натиҷаи санадҳои санҷиши андозсупорандагон ва назорати камералӣ муқоиса мешавад. Дар баробари ин, маблағи андозҳои пардохтнамудаи андозсупоран-

дагон аз рӯи супоришномаҳои пардохтӣ ва расидҳои бонкӣ, ки аз раёсатҳои молияи шаҳру ноҳияҳои дастрас мегарданд, бо иқтибосҳои бонкӣ муқоиса шуда, баъди муайян кардани дурустии онҳо ба ҳисобварақаҳои андозсупорандагон ворид мешавад.

Баъди аз назар гузаронидани маълумоти дар ҳисобварақаҳои андозсупорандагон мавҷудбуда, инчунин, дурустии бақия дар охир ва аввали давраи ҳисоботӣ, санади муқоисавӣ тавассути барномаи компютерӣ тартиб дода шуда, бо имзои нозири мутасаддии шӯъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, шӯъба ё бахши баҳисобгирии даромадҳо ва сардори нозироти андоз, бо гузоштани муҳр, тасдиқ ва ба андозсупорандагон пешниҳод мегардад.

Ҳамчунин, кормандони шӯъбаҳои баҳисобгирии даромадҳо ё шӯъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, ки барои тартиб додани санади муқоисавӣ масъул мебошанд, вазифадоранд, ки ҳангоми тартиб додани санади муқоисавӣ маълумоти дар санади муқоисавӣ дарҷшударо бо маълумоти дар ҳисобҳои муҳосибавии тавозуни корхона «ҳисоббаробаркунии бӯҷет» дарҷшуда муқоиса намоянд.

Ҳангоми ба миён омадани зарурат барои ворид намудани тағйирот ба ҳисобварақаҳои андозсупоранда барои давраҳои гузашта, пеш аз ҳама, дар асоси гузориши нозири мутасаддӣ аз ҷониби корманди шӯъба ё бахши баҳисобгирии даромадҳо тавассути барномаи компютерӣ «кушодани сол» (моҳ) анҷом дода мешавад. Баъд аз анҷом додани ин амал, дар ҳисобварақаҳои андозсупоранда камбудихо ислоҳ хоҳанд шуд.

Баъд аз анҷом додани муқоисаи нишондиҳандаҳо ва муайян намудани дурустии маблағи андозҳои ҳисобшуда, пардохтшуда ва бақия, санади муқоисавӣ дар ду нусха тартиб ёфта, бо муҳру имзои роҳбари мақомоти андоз, сардори шӯъбаи баҳисобгирӣ, нозири мутасаддии шӯъбаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон ва инчунин бо муҳру имзои роҳбар ва сармуҳосиб субъекти хоҷагидор тасдиқ мешавад.

Дар Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар намудани хизматрасонӣ ба андозсупорандагон аз 1 июни соли 2019 шакли хизматрасонии нав тавассути модули «Утоқи шахсии андозсупоранда» тартиб додани санади муқоисавӣ дар шакли электронӣ таҳия ва мавриди истифода қарор дода шудааст. Минбаъд андозсупорандагон метавонанд бо истифода аз хизматрасонии тартиби мазкур санади муқоисавиро дар шакли электронӣ тартиб диҳанд.

Дар ин робита, Кумитаи андозии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мақомоти ҳудудии андозро вазифадор намудааст, ки ҳангоми тартиб додани санадҳои муқоисавӣ бо андозсупорандагон талаботи дар мактуби мазкур пешбинишударо риоя ва таъмин намоянд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Ҳадаф - беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади беҳтар намудани сатҳи хизматрасонӣ ба шаҳрвандон ва андозсупорандагон бо истифода аз таҷрибаи давлатҳои мутараққӣ Бахши иттилоотии Кумитаи андоз “Контакт-центр”-ро бо истифодаи рақами содакардашудаи телефони “151” ба роҳ мондааст, ки ҳоло шаҳрвандон метавонанд тавассути он бо мутахассисони соҳа дар тамос бошанд. Ба пурсишҳои пешниҳодшуда мутахассисони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон посух медиҳанд.

САВОЛ: - Ман шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон, директори ҶДММ мебошам. Ҳамзамон, дорои 1500 м² амволи ғайриманқул ҳастам. Оё ман метавонам ин амволро ба иҷора супорида, ҳамзамон 13% андоз дар 1 сол пардохт намоям? Ё барои ин бояд фаъолияти иловагии тичоратӣ дошта бошам?

ҶАВОБ: - Шахсони воқеӣ метавонанд амволи ғайриманқули худро тибқи талаботи Кодекси андоз ва Кодекси граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон дар асоси шартномаи иҷора ба роҳ монанд. Тибқи муқаррароти моддаи 95 Кодекси андоз супорандагони андоз аз даромад шахсони воқеӣ – резидентҳо ва ғайррезидентҳо мебошанд, ки объекти андозбандишаванда доранд. Мутобиқ ба талаботи моддаи 96 Кодекси андоз объекти андозбандӣ даромади андозбандишаванда, ҳама гуна даромад, новобаста ба маҳал ва воситаи пардохт аз ҷониби андозсупорандагон гирифташуда ба ҳисоб меравад, аз ҷумла дар асоси қисми 1 моддаи 100 Кодекси андоз даромад аз иҷораи (кироия) молу мүлк ва (ё) афзоиши арзиш аз фурӯши молу мүлк ба даромадҳои шахси воқеӣ аз фаъолияти ба меҳнати кироя мансубнабуда дохил мегардад ва мутобиқи қисми 2 моддаи 103 бомеъёри 13 фоиз бе татбиқи тарҳҳои пешбинишудаи Кодекси андоз андозбандӣ карда мешавад.

САВОЛ: - Агар шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон сокини дилхоҳ шахру ноҳия хизматрасонии суратгирии фаврӣ, нусхабардорӣ, қабули фармоиши чопи ширҳои калонҳаҷм, овезаҳои деворӣ, қабули фармоиши муҳру сиккаҳоро анҷом диҳад, чӣ тавр андозбандӣ мешавад?

ҶАВОБ: - 1. Агар фаъолияти шумо “суратгири берун аз бино” ва “нусагири” бошад ва даромади умумии соланаатон аз 100,0 ҳазор сомонӣ кам бошад, метавонед, тибқи қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2012 таҳти №451 “Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаходатнома фаъолият менамоянд” фаъолияти худро мувофиқи патент амалӣ намоед. Хотиррасон менамоям, ки ҳангоми фаъолият бо патент маблағи андоз (патентпулӣ) дар шакли устувор бо меъёре, ки дар “Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродие, ки дар асоси патент амалӣ карда мешаванд, инчунин андозаҳои пардохт барои патент” ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2012 таҳти №451 тасдиқ шудааст, ҳисобу пардохт карда мешавад. Тибқи

САВОЛ: - Меъёри андози замин дар ноҳияи Ҷалолиддин Балхӣ барои соли 2019 барои 1 гектар чӣ миқдор муқаррар гардидааст?

ҶАВОБ: - Мутобиқ ба талаботи қисми 1 моддаи 273 Кодекси андоз меъёрҳои андоз аз як гектари замин дар миқёси вилоятҳо ва шаҳрҳо (ноҳияҳо) бо дарназардошти минтақаҳои кадастрӣ ва намудҳои замин, аз ҷумла заминҳои маҳалҳои аҳолинишин, заминҳои зери ҷангалзор ва буттазорҳои маҳалҳои аҳолинишин ва заминҳои истифодаи кишоварзӣ ҳар 5 сол бо пешниҳоди мақоми ваколатдори давлатӣ оид ба заминсозӣ дар мувофиқа бо мақоми ваколатдори давлатӣ аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар мешаванд.

Тибқи талаботи қисми 2 моддаи 273 Кодекси андоз мақоми ваколатдори давлатӣ ҳар сол меъёрҳои андози заминро мутобиқи сатҳи тававрум дар соли гузаштаи андоз, ки аз ҷониби мақоми ваколатдор дар соҳаи омор муайян карда мешавад, индексатсия намуда, меъёрҳои индексатсияшудаи андози заминро барои соли ҷорӣ тақвимӣ дар сомонӣ расмӣ электронии худ ҷойгир мекунанд.

САВОЛ: - Агар аз ҷониби андозсупоранда ба барномаи компютерӣ шакли ҳисоботи навбатӣ нодуруст дохил шуда бошад, чӣ бояд кард?

ҶАВОБ: - Тибқи банди 2 қисми 9 моддаи 51 ҳисоботи навбатӣ ҳисоботе мебошад, ки аз ҷониби шахс барои давраҳои андозе, ки баъд аз давраи андозе фаро мерасад, ки дар он андозсупоранда ба ҳисоб гузошта шудааст ва (ё) аввалин маротиба ӯҳдадорӣ андоз аз рӯи намудҳои алоҳидаи андоз, инчунин аз рӯи натиҷаҳои давраи андоз – дар ҳолати хориҷ шудани объектҳои андозбандӣ ба миён омадааст, пешниҳод мешавад.

Бояд қайд кард, ки агар аз ҷониби андозсупоранда ба барномаи компютерӣ шакли ҳисоботи навбатӣ нодуруст дохил карда шуда бошад, андозсупорандаро зарур аст, ки ҷиҳати ислоҳ намудани он, аз шакли ҳисоботи ислоҳотӣ барои давраи мазкур истифода намояд. Ҳангоми дохил кардани шакли ҳисоботи ислоҳотӣ тариқи автоматӣ шакли ҳисоботи навбатии нодуруст дохил шуда, хориҷ карда мешавад.

сиккаҳо дар “Номгӯи намудҳои фаъолияти соҳибкори инфиродие, ки дар асоси патент амалӣ карда мешаванд, инчунин андозаҳои пардохт барои патент” ки бо қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 31.08.2012, №451 тасдиқ карда шудааст, пешбинӣ нашудаанд. Бинобар ин, ҳангоми амалӣ намудани ҷунин фаъолият шуморо зарур аст, ки фаъолияти худро тибқи шаходатномаи соҳибкори амалӣ намоед, агар даромади умумӣ дар давоми сол то як миллион сомонӣ бошад.

3. Ҳамчунин дар идомаи савол омадааст, ки шумо дар оянда бо фаъолияти миёнаравӣ машғул шудан мехоҳед.

Мутобиқи сархати дуҷуми қисми 2 моддаи 291 Кодекси андоз ҷунин фаъолият ташкилоти миёнаравӣ (дар асоси шартномаҳои комиссия, супориш ва шартномаҳои миёнаравии дигар амалкунанда) наметавонад бо низомии содакардашуда андозбандӣ фаъолият намояд.

Бинобар ин, ҷунин субъектҳои ӯҳдадоранд аз лаҳзаи бақайдгирии давлатӣ дар низомии умумии андозбандӣ фаъолияти худро ба роҳ монанд.

ЭЪЛОН

Муҳтарам андозсупорандагон!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шумо мерасонад, ки аз соли 2013 саркарда, ба шакли электронӣ пешниҳод намудани эълומияҳо ва ҳисобот ба роҳ монда шудааст.

Гузариш ба шакли электронии эълумия ройгон буда, барои дастрасӣ ба он ба мақомоти андоз нусхаи шиноснома, ваколатнома ва иқтибос аз Феҳристи ягонаи бақайдгирии давлатӣ пешниҳод карда мешавад.

Дар ҳолати гузариш ба тартиби пешниҳоди электронии эълумияҳо ва ҳисобот шумо имкон пайдо менамоед, ки аз ҳамаи 36 намуди хизматрасонии электронии Кумитаи андоз, аз ҷумла гирифтани маълумот аз ҳисобварақа оид ба ҳисоб ва пардохти андозҳо, ба қияи қарзи андоз ва тартиб додани санади муқоисавӣ истифода намоед.

Оид ба масъалаи гузариш ба шакли электронии пешниҳоди эълумия ва ҳисобот метавонед аз сомонӣ Кумитаи андоз www.andoz.tj ва рақами телефони 151 ё мақомоти ҳудудии андоз маълумоти иловагӣ дастрас намоед.



Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

АНДОЗ ДАР ХОРИҶА

Дар Шветсия андоз барои халтаҳои

пластикӣ қорӣ мешавад

Буҷети кишвар аз ҳисоби андози нав дар як сол 2,9 миллиард крон (320 миллион доллар) ғанӣ мегардад.



Соли оянда дар Шветсия андози нав барои халтаҳои пластикӣ қорӣ мешавад. Ҳаҷми андози нав: 3 крон (0,33 доллар) – барои халтаи стандартӣ ва 0,3 крон (0,03 доллар) барои халтаҳои нисбатан тунук муқаррар шудааст. Дар натиҷаи харид кардани халтаи нисбатан стандартӣ харидор то 7 крон сарф мекунанд.

Ташаббускорони андози нав ҷунин меҳисобанд, ки андози нав истеъмолкунандагонро водор месозад андеша кунанд, ки оё харидани халтаҳои пластикӣ зарур аст.

Ҳамин тариқ, ҳукумати Шветсия ният дорад муқаррароти Иттиҳоди Аврупо оид ба қорӣ намудани меъёри дар як сол 40 халтаи пластикӣ барои як одамро иҷро кунад.

Дар баробари он, андози нав ба буҷети кишвар дар як сол 2,9 миллиард крон даромад меорад.

<http://www.aif.ru>

АНДОЗ ДАР ХОРИҶА

Кафшҳои тоза

Пойафзол ва тамоку аз минтақаи бозори сиёҳ берун бароварда мешаванд

Аз 1 июл сар карда дар Россия рӯихати молҳое васеъ карда шудааст, ки онҳо бояд тамғагузорӣ шаванд. Ба рӯихати молҳои мазкур пойафзол ва тамоку низ дохил шудаанд. Атрҳо ва гулобҳоро ҳам дар рӯи таҷрибавӣ тамғагузорӣ мекунанд.



Коршиносон махсусан ба тамғагузори пойафзол умеди калон доранд. Тибқи ҳисобҳои гуногун, ҳиссаи «кафшҳои» бо роҳи қочоқ воридшуда то 35 фоиз мерасад. Барои пойафзолҳои бо роҳи қочоқ вориди бозоршуда бочҳо ва андозҳо қорӣ мегарданд. Чунин пойафзол нисбат ба пойафзолҳои дар Россия истеҳсолшуда арзонтар буда, истеҳсолкунандагони рус бо он рақобат карда наметавонанд. Бо ҳамин сабаб, тамғагузорӣ роҳи нисбатан мувофиқи ҳалли масъала аст, гуфтааст директори генералии Иттифоқи чармгарон ва кафшдузони Россия Александр Андрунакиевич.

Дар вазорати савдои саноатӣ ҳам ба муваффақият умед мебаранд. Муовини вазир Виктор Евтухов гуфтааст, ки ба андешаи ӯ, тамғагузорӣ бояд молҳои зиёди истеҳсолиро фаро гирад, то ин ки ҳамаи

марҳалаҳои гардиши онҳо аз дасти истеҳсолкунанда ё содиркунанда то истеҳсолкунандаро дар бар гирад. Он гоҳ ҳамаи андозҳо ҷамъоварӣ гашта, амнияти сифати молҳо таъмин мегарданд.

Истеҳсолкунандагони маҳсулоти тамоку низ умедворанд бозорашонро бештар шаффоф гардонанд. Дар низомии «Нишони софдилӣ» ба истеҳсолкунандагон, содиркунандагон, чаканафурӯшон, ширкатҳои яклүхтфурӯшӣ, ки молҳоро бевосита аз дасти истеҳсолкунандагон мегиранд ва содиркунандагон барои аз қайди давлатӣ гузаштан як сол мӯҳлат дода шудааст.

Тарзи кори тамғагузорӣ. Истеҳсолкунанда ба молаш рамзи рақамӣ мегузорад. Система тамоми роҳи гардиши молро ба қайд мегирад. Дар мағоза онро пеш аз ба фурӯш гузоштан ду маротиба аксбардорӣ мекунанд. Бо сабаби бо ғункунанда ва алоқаи доимӣ муҷаҳҳаз будани онлайн-касса мол ба таври ғайрирасмӣ фурӯхта намешавад.

Маҳалли истеҳсоли молро ҳар як одаме, ки дар даст телефони смартфонӣ замиаи махсус таҷхизондашуда дорад, низ санҷида метавонад. Агар мақоми санҷиш натиҷаи «рамзи бехато» диҳад, пас маълум мегардад, ки мол тоза аст. Агар замиа хато нишон диҳад, маълум мешавад, ки мол тоза нест.

Таҷрибаи кишварҳои дигар нишон медиҳад, ки қорӣ гаштани тамғагузорӣ самараро хуб додаст. Масалан, дар Бразилия ҳаҷми маҳсулоти қалбакии тамоку паст шуда, 7 корхонаи ғайрирасмӣ баста шудааст, ҷамъовари андозҳо аз соли 2008 сар карда то соли 2010 40 фоиз баланд шудааст.

<https://rg.ru>

Тавре аз натиҷаи корҳои назоратии мақомоти андоз бармеояд, субъектҳои зиёди хоҷагидор бо мақсади пинҳон намудани манбаи андоз иҷрои қору хизматрасониҳоро дар эълomiaҳои андоз кам нишон дода, музди меҳнатро ба кормандони қирои ғайрирасмӣ ё бо усули тағйирёбанда пардохт менамоянд. Дар ҳисоботи андозӣ бошад, манбаи андозбандишавандаро нокифоя нишон дода, ҳаҷми музди меҳнатро аз андозаи ҳаққи ақали музди меҳнат (400 сомонӣ) муқаррар гардидааст, камтар нишон дода, дар дигар ҳолатҳо шумораи кормандони қирои воқеан истифодашавандаро дар эълomiaҳои андоз пурра нишон намедиханд.

ЗАРАР

ё Чаро маблағҳои андозро пинҳон мекунанд



Мақомоти ҳудудии андоз барои беҳтар намудани сатҳ ва сифати корҳои назоратӣ бо истифода аз маълумоти барномаҳои системаи иттилоотии андоз, гузаронидани корҳои таҳлилий ва бо роҳи ирсоли огоҳнома ба андозсупорандагон додани имконияти мустақилона барои бартараф намудани камбудҳои дар эълomiaҳои андоз ҷойдошта ва дар ин замина, давра ба давра маҳдуд намудани шумораи санҷишҳои андоз, сари вақт рӯёндани бақияпулиҳои андоз аз ҳисоби корҳои назоратӣ ва пешгирии қонунвайронкуниҳои андоз пайваста корҳои назоративу фаҳмондадихӣ мегузаронанд.

Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Шорух-2018» дар нозироти андоз дар ноҳияи Рӯдакӣ ҳамчун андозсупоранда ба қайд гирифта шуда, фаъолияти соҳибқориаш иҷрои корҳои сохтмонӣ мебошад. Дар натиҷаи омӯзиш ва таҳлили эълomiaҳои (ҳисоботи) ба мақомоти андоз пешниҳоднамудаи ширкат ошкор шуд, ки корхона ҳангоми таҳияи пешниҳоди эълomiaҳои андоз ҳаҷми корҳои сохтмониро кам нишон дода, бо мақсади пардохти ками маблағҳои андоз дар пешниҳоди ҳисоботи андозӣ ба камбудӣ роҳ додааст. Ҷамъият тибқи муқаррароти боби 43 моддаи 290 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар низомии содакардашудаи андозбандӣ барои субъектҳои соҳибқории хурд қарор дорад.

Тибқи эълomiaҳои пешниҳоднамудаи ҷамъият дар давоми соли 2018 муомилоти

андозбандишаванда аз иҷрои корҳои сохтмонӣ дар бинои истиқоматии ҳафтошӯна, ки дар арафаи анҷомёбист, ҳаҷми корҳои иҷрошуда тибқи низомии содакардашуда 1008250 сомони ро ташкил додааст. Ҷамъунин, баъди гузариш ба низомии умумии андозбандӣ дар давоми ду моҳи соли 2019 иҷрои корҳои мутобиқи ҳисоботи пешниҳодшуда 788135 сомони ро ташкил медиҳад. Дар рафти корҳои назоратӣ маълум шуд, ки масоҳати умумии бино 2800, 6 метри мураббаъ буда, беш аз 50 фоизи корҳои сохтмонӣ анҷом ёфтааст. Масоҳати андозбандишаванда дар бинои номбурда айни замон 1400,04 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Яъне $(1400 \times 1500) = 2100000$. $2100000 - 1796385 = 303619 \times 18\% = 54650$ сомонӣ андоз аз арзиши иловашуда ба таври илова ҳисоб гардид.

Ҷамъият дар низомии умумии андозбандӣ мутобиқи муқаррароти моддаҳои 105-110 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон супорандаи андоз аз ғоида ба ҳисоб меравад. Аз ин нуқтаи назар, муқаррар гардид, ки ширкат маблағи андозбандишавандаи андози мазкурро, ки 303619 сомони ро ташкил медиҳад ва меъёри андозбандишавандаи он 1% мебошад, ба андозаи 3036 сомонӣ кам нишон додааст. Бо дарназардошти талаботи қонунгузори андоз нисбати корхонаи мазкур ба таври илова ба маблағи 3036 сомонӣ андоз аз ғоидаи шахсони ҳуқуқӣ ҳисоб карда шуд.

Ширкати сохтмони «Шорух 2018» азбаски дар низомии

умумии андозбандӣ фаъолият менамояд, тибқи муқаррароти моддаҳои 248-254 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон супорандаи андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард маҳсуб меёбад. Бо дарназардошти талаботи мавҷуда санҷиши камералӣ собит сохт, ки манбаи андозбандишавандаи ин намуди андоз дар давраи ҳисоботи 212533 сомонӣ буда, меъёри он аз рӯи нишондоди 1% 3036 сомони ро

ташкил медиҳад. Ҷамин тариқ, назорати камералӣ ва таҳлили эълomiaҳои андоз дар муқоиса бо ҳисоботи пешниҳодгардида ҳиссаи андозҳои кам ҳисобкардашударо ба маблағи 59811 сомонӣ ошкор кард. Ҷамъият нисбати маблағҳои ба таври илова ошкоршуда эълomiaи иловагӣ пешниҳод намуда, маблағи номбурдаро пурра ба бӯҷет пардохт намуд.

Ҷамъунин, мутобиқи ба муқаррароти банди 4 қисми 3 моддаи 22, моддаи 37 ва қисми 4 моддаи 65 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Стандартҳои ягонаи хизматрасонӣ ба андозсупорандагон, дар асоси омӯзиш, таҳлилу муқоисаи ҳисоботи (эълomiaҳои) андоз ва дигар маълумоти ба мақомоти андоз пешниҳоднамудаи андозсупоранда дар фаъолияти Ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди «Се бародарон», воқеъ дар ноҳияи Рӯдакӣ, Ҷамоати деҳоти Чоргултепа, деҳаи Оби шифо назорати камералӣ оид ба андоз аз арзиши иловашуда, пешпардохти андоз аз ғоидаи шахсони ҳуқуқӣ ва андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард гузаронида шуд.

Ҷамин тавр, назорати камералӣ даромади андозбандишавандаро бо истифода аз усули алтернативӣ бо дастрасии моддаҳои 23-24 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон дар бозори қору хизматрасониҳо ва дигар маълумоти дастрасгардида вобаста ба ҳаҷми даромаднокӣ ба маблағи 300000 сомонӣ муайян намуд. Пас аз таҳлилу таҳқиқи ҳуҷҷатҳо муқаррар шуд, ки ҶДММ «Се бародарон» дар ҳисоботи ба мақомоти андоз пешниҳоднамудаи хеш ба маблағи 54 ҳазор сомонӣ андоз аз арзиши иловашуда, 3 ҳазор сомонӣ андоз аз ғоида ва 750 сомонӣ андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгардро кам нишон додааст. Аз ин лиҳоз, ҷамъият ба маблағи 57750 сомонӣ эълomiaҳои иловагӣ пешниҳод намуда, маблағҳои пинҳонмондаи андозро пурра ба бӯҷа пардохт намуд.

М. ТАБАРЗОДА

Кумитан андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

**РУШДИ ИҚТИМОЙ
ВА ИҚТИСОДИИ
КИШВАР АЗ
УСТУВОРИИ
ПАРДОХТИ
АНДОЗҲО
ВОБАСТА АСТ**

ТАШАККУР БАРОИ ПАРДОХТИ АНДОЗҲО!

www.andoz.tj

Тартиби гирифтани РМА

Тибқи талаботи Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон шаҳрвандони аз 16 - сола боло бояд дар мақомоти андоз баҳисобгириро гузашта, соҳиби рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) гарданд. Барои гирифтани маълумоти бештар дар бораи РМА суҳбате доштем бо сардори Раёсати бақайдгирии андозсупорандагони Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон Сафарзода Лола, ки фишурдаи онро пешкаш менамоем.

-Нахуст мафҳуми Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА) ва аҳамияти онро шарҳ медедед?

-Бо мақсади таъмини назорати андоз ҳамаи андозсупорандагон бояд дар мақомоти андоз баҳисобгириро гузаранд. Бояд қайд намуд, ки андозсупорандагон агентҳои андоз, аз ҷумла воҳидҳои алоҳидаи таъсиснамудаи онҳо (филиалҳо, намояндагӣҳо, муассисаҳои доимӣ ва ғайра), инчунин, шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон, ки ба синни 16 расидаанд, уҳдадор мебошанд, ки дар мақомоти андоз аз баҳисобгирӣ гузашта соҳиби рақами мушаххаси андозсупоранда гарданд.

Мутабиқи талаботи банди 7 моддаи 26 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон вақте ки андозсупоранда баҳисобгириро мегузарад соҳиби рақами мушаххас мешавад, вазифадор мегардад, ки рақами мушаххаси худро дар ҳисоботи андозӣ, мукотибот бо мақомоти андоз, гумрук ё молия, дар муносибатҳои мутақобила бо дигар мақоми ваколатдор, дар эъломияҳои гумрукӣ, ҳуҷҷатҳои пардохтӣ, харҷномаҳо, чекҳои таҷҳизоти назоратӣ-ҳазинавӣ, инчунин, дар дигар ҳуҷҷатҳои корӣ (қарордодҳо, шартномаҳо) зикр намояд.

-Рақами мушаххаси андозсупоранда (РМА)-ро ҳар шахс, новобаста аз он ки фаъолияти соҳибкорӣ дорад ё не, бояд ҳатман дошта бошад. Аммо дар ҳолати бақайдгирӣ андозсупо-

ранда соҳиби рақами ягонаи мушаххас (РЯМ) мегардад. Инҳо аз ҳам чӣ фарқ доранд?

-Мутабиқи талаботи моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи бақайдгирии давлатии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродӣ» рақами ягонаи мушаххас рамзи ягонаи рақамиест, ки ба рақами мушаххаси андозсупоранда асос ёфта такрорнашаванда мебошад. Ҳангоми бақайдгирии давлатӣ, аз ҷониби мақомоти анҷомдодаи бақайдгирии давлатӣ, ба соҳибкорон, шахсони ҳуқуқӣ, филиалҳо ва намояндагӣҳои шаҳрвандони хориҷӣ дода мешавад.

-Ҳангоми гузаштани баҳисобгирӣ дар мақомоти андоз дар баробари додани гувоҳномаи РМА боз дар шиносномаи шаҳрванд штампи рақамии он зада мешавад. Мегуфтед, ки ин амал ба чӣ хотир анҷом дода мешавад?

-Вақте шаҳрванд ё андозсупоранда баҳисобгириро мегузарад, ҳатман ба он варақаи алоҳида, яъне гувоҳнома дода мешавад, ки дар он рақами мушаххас, санаи баҳисобгирӣ ва дигар маълумоти вобаста ба ҳолати баҳисобгирӣ дарҷ шудааст. Аслан, он ҳамчун шаҳодатномаи тасдиқунандаи мақомоти андоз аст, ки баъди гузаштани раванди баҳисобгирӣ ба шаҳрванд дода мешавад.

Тибқи талаботи Кодекси андоз ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи қайдҳои баҳисобгирӣ, додани рақамҳои мушаххаси андозсупоранда,

муқаррар намудани рамзҳои сабабҳои ба ҳисоб гузоштан» дар вақти гирифтани рақами мушаххаси андозсупоранда, ки ба шахси воқеӣ – шаҳрванди Ҷумҳурии Тоҷикистон дода шудааст, дар шиносномаи ин шахси воқеӣ штамп зада, дар он рақами мушаххаси андозсупоранда нишон дода мешавад.

Ёдовар бояд шуд, ки қоидаҳои баҳисобгирӣ, додани рақамҳои мушаххаси андозсупоранда, муқаррар намудани рамзҳои сабабҳои ба ҳисоб гузоштан, инчунин, қоидаҳои тайёр намудани муҳрҳо, гузоштани муҳрҳо ва ба расмӣ даровардани сабти рақами мушаххаси андозсупоранда дар шиноснома аз ҷониби Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдиқ карда мешавад.

Алҳол, ки шакли пластикии шиносномаҳо ҷорӣ шудааст, рақами мушаххаси андозсупоранда дар он тариқи электронӣ сабт мегардад.

-Оё шаҳрвандони хориҷӣ ё шахсони бешаҳрванд низ уҳдадоранд, ки РМА дошта бошанд?

-Ғайр аз шаҳрвандони ҷумҳурӣ, шахсони воқеии хориҷӣ, ки ҳамчун резиденти Ҷумҳурии Тоҷикистон эътироф мешаванд, уҳдадоранд, РМА гиранд. Дар баробари ин, шаҳрвандони хориҷӣ, ки меҳоканд фаъолияти соҳибкориро дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ба роҳ монанд, резидент ҳисобида намешаванд. Аз ин рӯ, дар муҳлате, ки он иҷозати гузаштани бақайдгирии давлатиро мегирад, дар ин муддат ме-

тавонад баҳисобгириро дар мақомоти андоз гузашта, соҳиби РМА шавад.

-Барои гирифтани РМА шаҳрванд ба кучо метавонад муроҷиат кунад ва бо худ кадом ҳуҷҷатҳоро бояд дошта бошад?

-Бо мақсади гузаштани баҳисобгирӣ ва гирифтани РМА шахсони воқеӣ - шаҳрвандони Ҷумҳурии Тоҷикистон вазифадоранд, ки ба мақомоти маҳали зист бо шиноснома, шаҳодатномаи таваллуд, аризаи шакли тасдиқшуда муроҷиат намуда, то муддати 3 рӯзи корӣ соҳиби РМА шаванд. Шахсони воқеии хориҷӣ бо мақсади баҳисобгирӣ дар мақомоти андоз метавонанд ба мақомоти маҳали зисти будубоши худ муроҷиат кунанд. Онҳоро зарур меояд, ки барои гузаштани баҳисобгирӣ нусхаи шиноснома, аризаи шакли тасдиқшуда, варақаи муҳоҷиратӣ, инчунин, корти гурезагии худро (онҳое, ки ҳамчун гуреза дар қаламрави кишваре паноҳ баранд, аз ҷониби мақомоти дахлдори ҳамон кишвар ба онҳо корти гурезагӣ дода мешаванд) ба мақомот пешниҳод намоянд. Дар баробари ин, бояд ҳуҷҷатҳои пешниҳодгардида пурра бо забони давлатӣ тарҷума шуда, тариқи нотариалӣ тасдиқ гардида бошанд.

-Анҷом додани ин намуни хизматрасонӣ ройгон аст ё пулакӣ?

-Қайд кардан зарур аст, ки тамоми хизматрасониҳои мақомоти андоз бо истисноӣ ҳолатҳои муқарраршудаи қонунгузорӣ ройгон анҷом дода мешавад. Барои гузаштани баҳисобгирӣ аз ҷониби мақомоти андоз пардохт муқаррар нашудааст. Аз ин рӯ, шаҳрвандон метавонанд бемонеъа ва бе пардохти маблағ аз мақомоти андоз РМА гиранд.

-Баъзан шаҳрвандон шикоят мекунанд, ки барои РМА гирифтани гӯи маблағ супоридаанд?

-Тавре ки зикр кардем, аксарияти хизматрасониҳои мақомот ройгон анҷом дода мешавад.

Аз андозсупорандагон ва шаҳрвандон хоҳиш карда мешавад, ки дар сурати аз ҷониби

кормандони мақомоти андоз ҳангоми додани РМА (ИНН) роҳ додан ба дағали, кашолкорӣ ва талаб намудани маблағ ба рақами содакардашудаи Кумитаи андоз 151 ва ё телефонии боварии Раиси Кумитаи андоз 2-33-09-05 муроҷиат намоянд.

-Оё имкон дорад, ки РМА-и ба шаҳрванд ё андозсупоранда додашуда тағйир ёбад, ислоҳ шавад ва бекор гардад?

-Рақами мушаххаси андозсупоранда дар ҳеҷ ҳолат, ба истисноӣ ҳолатҳои дар Кодекси мазкур пешбинигардида, тағйир дода намешавад ва наметавонад ба андозсупорандаи дигар (ҳама гуна шахси дигари воқеӣ ё ҳуқуқӣ), ҳатто ҳангоми барҳамхӯрии ҳамин андозсупоранда – шахси ҳуқуқӣ (воҳиди алоҳидаи он), катъ гардидани фаъолияти филиали (намояндагии) шахси ҳуқуқии хориҷӣ ё вафоти андозсупоранда – шахси воқеӣ дода шавад.

Рақами мушаххаси андозсупоранда метавонад дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳолати азнавбаҳисобгирии тамоми андозсупорандагон ё гурӯҳи муайяни онҳо ё ин ки аз ҷониби мақоми ваколатдори давлатӣ дар сурати роҳ додани иштибоҳ ҳангоми додани рақами мушаххаси андозсупоранда (нодурӯст додани рақами мушаххаси андозсупоранда, додани ҳамон як рақами мушаххаси андозсупоранда ба андозсупорандагони гуногун ё додани зиёда аз як рақами мушаххаси андозсупоранда ба ҳамон як андозсупоранда) тағйир дода шавад.

-Агар шаҳрванд ё андозсупоранда ном ё насаби худро иваз кунад зарурати ислоҳи ном дар РМА пеш меояд?

-Ҳангоме, ки шаҳрванд ё андозсупоранда ном ё насаби худро тағйир медиҳад ба ӯ зарур аст, ки ҳатман ба мақомоти андоз маҳали қайди худ муроҷиат намуда онро иваз кунад. Дар сурати анҷом надодани тағйири он ба мушкили дучор мегардад. Дар баробари ин, шахсони ҳуқуқӣ низ агар тағйири ном кунанд, бояд, ки аз қайди мақомот гузашта ислоҳи онро анҷом диҳанд.

-Ташаккур барои суҳбат!

-Саломат бошед!

Мусоҳиб

Фирдавси АБДУРАҲМОН

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Предприниматели перешли на онлайн-кассы

Индивидуальные предприниматели и компании, которые раньше работали без онлайн-касс, с 1 июля должны начать их использовать.

Речь идет об оборудовании с функцией мгновенной передачи данных в налоговые органы.

Среди тех, кто должен перейти на такие контрольно-кассовые аппараты, индивидуальные предприниматели сфе-

ры услуг, использующие единый налог на вмененный доход (ЕНВД) и патентную систему налогообложения (ПСН). А также все индивидуальные предприниматели сферы торговли, общепита на ЕНВД и патенте, имеющие наемных работников. И индивидуальные предприниматели без наемных работников, реализующие товары через вендинговые автоматы.

Предпринимателям, которые проигнорируют установку онлайн-касс, грозят штрафы. Начисляются они за каждый, не отправленный в налоговую службу чек,

напоминает Юлия Русинова, директор по развитию фискальных решений Атол.

Юридическое лицо заплатит от 75 до 100 процентов суммы расчета без применения контрольно-кассовой техники, но не менее 30 тысяч рублей. Должностное лицо - от четверти до половины суммы расчета, но не менее 10 тысяч рублей. Если налоговая зафиксирует повторное нарушение, а сумма осуществленных расчетов при этом будет больше одного миллиона рублей, организации придется прекратить свою деятельность на срок




до 90 дней. Должностное лицо получит дисквалификацию от одного года до двух лет.

<https://rg.ru>

Маркази коркарди маълумоти Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади иҷрои Фармоиши Раиси Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз рӯи ҳисоботи ҷамъбасти ва динамикаи гардиши пулии шахсони ҳуқуқӣ ва соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда дар моҳҳои январ-майи соли ҷорӣ, ки тавассути маълумоти мошини назорат-ҳазинавии дорои таҷҳизоти интиқолдиҳандаи электронӣ (ТИЭ) ба маҳзани маълумоти Кумитаи андоз ворид шудааст, таҳлил гузаронд.

Таҳлили рафти истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ



Тибқи талаботи моддаи 38 Кодекси андози Ҷумҳурии Тоҷикистон ва қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 02.05.12013 №210 дар қаламрави Ҷумҳурии Тоҷикистон ҳисоббаробаркуниҳои пулӣ ҳангоми таҳвили чаканаи мол, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо бо пули нақд, корҳои пардохти бонкӣ, чекҳо бо истифодаи ҳатмии мошинҳои назоратӣ ҳазинавии дорои хотираи фискалӣ (МНХ) ва додани чеки назоратӣ анҷом дода мешавад.

Тавре аз Маркази коркарди маълумоти Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз натиҷаи таҳлил иттилоъ доданд, ба ҳолати 1-уми майи соли ҷорӣ дар миқёси ҷумҳурӣ 19382 андозсупоранда бо МНХ-и дорои ТИЭ таъмин шудаанд, ки ин нисбат ба 1-уми январи соли 2019-ум 1206 адад зиёд мебошад. Афзоиши таъмини МНХ-и дорои ТИЭ дар шаҳри Душанбе 391 адад, вилояти Суғд 338 адад, вилояти Хатлон 240 адад, ВМБК 5 адад ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 231 ададро ташкил намудааст.

Манбаъ гуфт, ки маблағи умумии амалиёти таҳвили чаканаи молҳо тавассути МНХ-и дорои ТИЭ дар ин давра 5465,2 млн. сомони ташкил медиҳад, ки нисбат ба нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2018-ум 1039,5

ҳазор сомонӣ зиёд мебошад. Ин нишондод дар шаҳри Душанбе 332,9 млн. сомонӣ, вилояти Суғд 327,9 млн. сомонӣ, вилояти Хатлон 191,7 млн. сомонӣ, ВМБК 0,4 млн. сомонӣ ва шаҳру ноҳияҳои тобеи ҷумҳурӣ 124,4 млн. сомони ташкил менамояд. Аз ин нишондод, 4538,1 млн. сомонӣ ё худ 83 фоиз аз ҷониби шахсони ҳуқуқие, ки дар низоми умумӣ фаъолият мекунанд, 124,1 млн. сомонӣ ба шахсони ҳуқуқие, ки дар ташкилотҳои буҷетӣ, 261,3 ҳазор сомонӣ ба шахсони ҳуқуқие, ки дар низоми содакардашуда ва 541,6 млн. сомонӣ ба соҳибкорони инфиродие, ки тибқи шаҳодатнома фаъолият менамоянд, рост меояд.

Қайд гардид, ки гузаронидани корҳои назоратӣ вобаста ба истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ нисбат ба ҳамин давраи соли 2018 беҳтар гардидааст. Дар ин давра аз ҷониби кормандони мақомоти андоз дар фаъолияти 1866 андозсупоранда харидаи назоратӣ ва дигар чорабиниҳо вобаста ба санҷиши истифодаи дурусти МНХ-и дорои ТИЭ гузаронида шуда, аз ин ҳисоб ба маблағи 7,5 млн. сомонӣ ҷаримаи маъмурӣ татбиқ гардидааст. Ин нисбат ба нишондиҳандаи ҳамин давраи соли 2018-ум 137 адад зиёд ё ба маблағи 1,5 млн. сомонӣ афзоиш ёфтааст.

Тавре таҳлили муқоисавии нишондиҳандаҳо оид ба таъмин ва истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ муайян намудааст, истифодаи МНХ-и дорои ТИЭ имкон медиҳад, ки андозсупоранда ва интизоми ӯ оид ба истифодаи МНХ дар низоми мустақим зери назорат қарор гирифта, масъулияти андозсупоранда ҷиҳати риояи қонунгузори андоз беҳтар гардад.

Вале, тавре дида мешавад, баъзе аз шахсони ҳуқуқии низоми содакардашуда ва соҳибкорони инфиродии тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, дидаву дониста дар фаъолияти худ МНХ-и дорои ТИЭ-ро насб намеkunанд ва ё насб намоянд ҳам, аз он ба таври зарурӣ истифода намеkunанд.

Дар давраи семоҳи якуми соли ҷорӣ аз ҷониби шахсони ҳуқуқӣ (низомии содакардашуда) 187 андозсупоранда ба маблағи 24725,0 ҳазор сомонӣ. амалиёти таҳвили чаканаи мол, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо бо пули нақд тавассути МНХ дорои ТИЭ анҷом додаанд, аммо дар эълומияи андози дар ин давра пешниҳоднамудаи худ онро умуман нишон надиҳаанд. Илова бар ин 157 андозсупоранда ба маблағи 2745,2 ҳазор сомонӣ амалиёти таҳвили чаканаи мол, иҷрои

корҳо ва хизматрасониҳо бо пули нақд тавассути МНХ дорои ТИЭ анҷом дода, дар эълומияи андози пешниҳоднамудаи худ амалиёти мазкурро қисман нишон додаанд. Аз ҳисоби умуман нишон надодани амалиёт ва ё қисман нишон додан дар фаъолияти 344 андозсупоранда ба маблағи 27470,2 ҳазор сомонӣ эҳтимолияти кам ҳисоб намудани андози низомии содакардашуда муайян карда шудааст.

Дар давраи семоҳи якуми соли ҷорӣ дар миқёси ҷумҳурӣ аз ҷониби соҳибкорони инфиродие, ки тибқи шаҳодатнома фаъолият менамоянд, 590 андозсупоранда ба маблағи 10146,4 ҳазор сомонӣ амалиёти таҳвили чаканаи мол, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳо бо пули нақд тавассути МНХ дорои ТИЭ анҷом дода, дар эълומияи андози дар ин давра пешниҳоднамудаи худ амалиёти мазкурро умуман нишон надиҳаанд. Илова бар ин, 1131 андозсупоранда ба маблағи 14374,5 ҳазор сомонӣ амалиётро анҷом дода, дар эълומияи андози пешниҳоднамудаи худ амалиёти мазкурро қисман нишон додаанд.

Таҳлил нишон додааст, ки дар ин давра дар миқёси ҷумҳурӣ аз ҷониби соҳибкорони инфиродие, ки тибқи шаҳодатнома фаъолият менамоянд, аз ҳисоби умуман нишон надодани амалиёт ва ё қисман нишон додан дар фаъолияти 1721 андозсупоранда ба маблағи 24520,9 ҳазор сомонӣ эҳтимолияти кам ҳисоб намудани андози низомии содакардашуда муайян карда шудааст. Ҳолати мазкур гувоҳӣ медиҳад, ки дар мавриди аз ҷониби андозсупорандагон пурра таъмин гардидани уҳдадорихи андоз оид ба истифодаи дурусти МНХ-и дорои ТИЭ, пурра нишон додани амалиёти таҳвили чаканаи мол, иҷрои корҳо ва хизматрасониҳои

бо пули нақд тавассути МНХ-дори ТИЭ анҷомдодашуда, дар эълומияи андози низомии содакардашуда ва дар ҳолати аз ҷониби масъулони мақомоти ҳудудии андоз дуруст ба роҳ мондани корҳои назоратӣ барои ҷамъовари ин намууди андоз мусоидат менамояд.

Пешниҳод гардид, ки барои дуруст ба роҳ мондани назорати андоз, пайгирии амалиётҳои анҷомдодашаванда барои андозсупорандагони низомии содакардашудаи андозбандӣ, баҳисобгирии даромад ва хароҷот дар асоси ҳуҷҷатҳои тасдиқкунанда бо таҳияи намудани ҳисобнома-фактураҳои содакардашуда ва амалиётҳои бо истифода аз МНХ-и бо ТИЭ пайваштуда, дар Китоби даромаду хароҷот дар ҷардида, дар баробари ин дар ҳисоботи (эълумияи) андози низомии содакардашудаи андозбандӣ ба тариқи автоматикӣ инъикос гардад. Инчунин, ҳисоботи (эълумияи) андозсупоранда аз рӯи амалиётҳои анҷомдодашуда дар давраи ҳисоботи тариқи электронӣ ташаққул ёбанд ва таҳти назорати қатъӣ қарор дода шаванд. Ҳамазмон, тавассути воситаҳои ахбори омма корҳои тавзеҳотӣ фаҳмондадихӣ, (ҳамчунин, ташкил намудани банерҳо ва овезаҳо) оид ба зарурат талаб намудани ҷиптаи МНХ ба роҳ монда шавад. Инчунин, ҷиҳати ташкил намудани назорати мунтазами истифодабарии МНХ, дар ҳазинаҳои маркази савдо ва ҷойҳои, ки шаҳрвандон пайваста ташриф меоранд, назорати доимии истифодаи МНХ ба роҳ монда шавад.

Бо дарназардошти ҳолатҳои қайдгардиди, пешниҳод шуд, ки ҳангоми гузаронидани корҳои назоративу фаҳмондадихӣ кормандони мақомоти ҳудудии андоз ба нишондиҳандаҳои маҳзани маълумоти системаи иттилоотии андоз ва ҳисоботи пешниҳоднамудаи андозсупорандагон диққати ҷиддӣ дода, аз рӯи нишондиҳандаҳои мазкур ҷиҳати васеъ гардонидани заминаҳои андозбандӣ ва ҳисоб намудани андозҳои иловагӣ, чораҷӯӣ намоянд.

М. ҶУМЪА

АНДОЗ ДАР ХОРИҶА

Ҳукумати Таиланд ният дорад барои онлайн-бозиҳо андоз ҷорӣ намояд

Киберварзиш метавонад аз андози нав озод бошад, зеро дар ин кишвар бозии мазкур расман намуди варзиш эълон шудааст.

Барои онлайн-бозиҳо ва хизматрасониҳои интиқоли силсилавии мусиқӣ ва филмҳо, ки барои онҳо аз ӯнаҷиён маблағ мерӯёнанд, андозбандӣ мешаванд.

Тавре директори генералии департаменти аксизҳои Таиланд Патчара Анунтасилпа гуфтааст, киберварзиш аз

андоз озод аст, зеро Раёсати варзиши кишвар онро расман намууди варзиш эълон кардааст.

Тибқи суханони сардори раёсат, проблемаҳои алоқаманд ба андозбандии сервисҳои силсилавии берун аз қаламрави Таиланд ҷойгиршуда, ба монанди YouTube ва Facebook вучуддоранд. Анунтасилпа илова кардааст, ки андози нав ҳамчун андоз барои ашёи бодабдаба тасниф карда мешавад.

Дар мақолаи рӯзнома гуфта мешавад, ки ҳукумати Таиланд роҳҳои андозбандӣ кардани платформаҳои ҷустуҷӯ мекунанд, ки аз Таиланд даромад ба даст

оранд ҳам, вале амалан дар хориҷи шоҳигарӣ ҷойгир шудаанд.

Чанде пеш департамент лоиҳаи қонун дар бораи андоз барои тиҷорати электрониро пешниҳод намуд, ки онро Шӯрои давлатӣ насанҷидааст. Ҳоло очонӣ ният дорад лоиҳаи қонунро ба ҳукуमत пешниҳод кунад. Тибқи ҳуҷҷати нав барои операторони онлайн-бозиҳо, стикерҳои пулакӣ, рекламаи онлайнӣ ва ба таври онлайнӣ брон кардани меҳмонхонаҳо, ки ба Таиланд ҳамасола зиёда аз 1,8 млн бат (58,5 ҳазор доллар) даромад меоранд, ААИ ва андоз аз ғуруш ҷорӣ карда мешавад.



Тадбири мазкур инчунин ният дорад барои операторони маҳаллӣ ва хориҷӣ шароити баробарро таъмин намояд.

<http://www.aif.ru>

Асоси рушд

Корхонаҳои парандапарварӣ аз кадом имтиёзҳо бархӯрдоранд?

Чанде пеш Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба мақомоти ҳудудии андоз дар бораи низоми имтиёзҳои андозбандӣ барои корхонаҳои парандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво мактуби тавзеҳотӣ ирсол намуд, ки дар он имтиёзҳои пешниҳодшуда ба корхонаҳои парандапарварӣ оварда шудааст.



Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади татбиқи дурусти имтиёзҳои пешбиниамудаи боби 471 Кодекси андоз барои корхонаҳои парандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво дастур медиҳад, ки мутобиқи муқаррароти моддаи 313¹ Кодекси андоз чунин корхонаҳо ба муҳлати 6 сол аз пардохти андоз аз ғоида (андози низоми содакардашуда), андоз аз арзиши иловашуда, андоз аз истифодабарандагони роҳҳои автомобилгард ва андозҳо аз молу мулкӣ ғайриманқул озод мебошанд.

Ғайр аз ин, мутобиқи сархати ҳаҷдаҳуми қисми 4 моддаи 169 Кодекси андоз воридоти технологияву таҷҳизот ва мавод барои таъминоти соҳаи парандапарварӣ ва ҳангоми ворид намудани молҳо бевосита барои эҳтиёҷоти ҳуди корхона аз пардохти андоз аз арзиши иловашуда озод мебошад.

Дар баробари ин, бояд гуфт, ки дар ҳолати аз ҷониби корхонаҳои парандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво таҳвил намудани чунин молҳои воридотӣ ба бозори дохилии кишвар, амалиёти мазкур бо андоз аз арзиши иловашуда, боҷи гумрукӣ ва дигар андозҳо бо тартиби умумии муқаррарнамудаи Кодекси андоз андозбандӣ мешаванд. Яъне имтиёзи андоз аз арзиши илова-

шуда дар ҳолате татбиқ мегардад, ки агар воридоти технологияву таҷҳизот ва мавод танҳо барои таъминоти соҳаи парандапарварӣ ва эҳтиёҷоти ҳуди корхонаҳо ворид шавад.

Агар аз ҷониби корхонаҳо дар баробари фаъолияти парандапарварӣ ва истеҳсоли ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво, инчунин дигар намудҳои фаъолият анҷом дода шавад, бояд ба инобат гирифта шавад, ки чунин корхонаҳо вазифадоранд тибқи муқаррароти моддаи 49 Кодекси андоз баҳисобгирии ҷудогонаи объектҳои андозбандӣ ва объектҳои бо андозбандӣ алоқамандро пеш баранд. Имтиёзҳои зикршуда танҳо ба корхонаҳои парандапарварӣ истеҳсолкунандаи ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво амалӣ мегардад. Яъне дигар амалиёт ва объектҳои корхонаҳое, ки ба фаъолияти парандапарварӣ ва истеҳсоли ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво алоқамандӣ надоранд, бояд тибқи тартиби муқаррарнамудаи Кодекси андоз андозбандӣ гарданд.

Масалан, ҶДММ «А» - корхонаи парандапарварӣ, воқеъ дар ноҳияи Балҷувон. Масоҳати умумии объектӣ ғайриманқули ҷамъият 300 метри мураббаъро ташкил медиҳад. Корхона мустақиман 200 метри мураббаи онро ба фаъолияти парандапарварӣ ва истеҳсоли

ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво ва 100 метри мураббаи объектӣ ғайриманқулро ба дигар намуди фаъолият истифода мекунад. Дар ин ҳолат, корхона аз пардохти андоз аз объектҳои ғайриманқул аз рӯи масоҳати 200 метри мураббаъ озод буда, аз ҳисоби 100 метри мураббаъ уҳдадор аст, ки тибқи талаботи Кодекси андоз пардохти андоз аз объектҳои ғайриманқулро ба бӯҷети дахлдор таъмин намоянд.

Мисол. ҶДММ «А» - корхонаи парандапарварӣ барои пешбурди фаъолияти соҳибқори худ 500 метри мураббаъ объектҳои ғайриманқулро аз ҶДММ «Б» (ё шахси воқеӣ) ба иҷора гирифтааст. Дар чунин ҳолат, ҳарчанд ҶДММ «А» ҳамчун корхонаи парандапарварӣ аз пардохти андозҳо аз молу мулкӣ ғайриманқул озод бошад ҳам, ҶДММ «Б» ҳамчун соҳибмулк ва иҷорадиҳанда мутобиқи муқаррароти Кодекси андоз уҳдадор аст, ки аз рӯи 500 метри мураббаи ба иҷорадодашуда андозҳо аз молу мулкӣ ғайриманқулро ҳисоб ва ба бӯҷет пардохт намоянд.

Бояд гуфт, ки новобаста аз он ки корхонаҳои парандапарварӣ ва истеҳсоли ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво дар низоми имтиёзҳои андозбандӣ фаъолият мекунад, дар асоси моддаҳои 50-51 Кодекси андоз онҳо уҳдадоранд мутобиқи тартиб ва муҳлатҳои муқарраршуда ба мақомоти андози маҳалли баҳисобгирӣ эълomiaҳои андоз аз тавозуни муҳосибиро сари вақт пешниҳод намоянд. Дар сурати риоя нашудани талаботи мазкур мақомоти андоз ҳуқуқ дорад тибқи талаботи моддаҳои 599 ва 601 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурий чораҳои маъмурий андешид. Дар баробари ин, барои чунин корхонаҳо муҳлати нигоҳдории ҳуҷҷатҳои баҳисобгирӣ ва ҳисоботи андоз, инчунин муҳлати даъво тибқи талаботи моддаи 66 Кодекси андоз ба муҳлати 6 сол дароз карда мешавад.

Вобаста ба ин, кормандони мақомоти ҳудудии андозро зарур аст, ки бо мақсади дуруст татбиқ намудани имтиёзҳои пешбиниамудаи моддаи 313¹ Кодекси андоз, бо корхонаҳои парандапарварӣ ва корхонаҳои истеҳсолкунандаи ҳӯроки омехтаи паранда ва чорво мунтазам корҳои фаҳмондадиҳӣ гузаронанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

ЭЪЛОН

Муҳтарам шаҳрвандон!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шумо мерасонад, ки аз 1 июни соли 2019 ҳар як шахси воқеӣ метавонад аз модули электронии хизматрасонии «Утоқи шахсии андозсупоранда» истифода намоянд. Истифодаи модули мазкур ройгон буда, барои дастрасӣ ба он ба мақомоти андоз танҳо нусхаи шиноснома пешниҳод карда мешавад.

Истифода аз «Утоқи шахсии андозсупоранда» имконият медиҳад, ки бе ҳозир шудан ба мақомоти андоз, ҳисобварақаи ҳудро оид ба ҳисоб ва пардохти андозҳо аз объектҳои ғайриманқул, замин, воситаҳои нақлиёт ва андоз аз даромади иҷора, инчунин, бақияи қарзи андоз дар шакли онлайн маълумот дастрас намоед.

Оид ба масъалаи истифодаи «Утоқи шахсии андозсупоранда» метавонед аз сомонаи Кумитаи андоз www.andoz.tj ва Маркази тамос ба воситаи рақами телефони 151 ва ё мақомоти ҳудудии андоз маълумоти иловагӣ дастрас намоед.



Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Испанские строители три года пытаются добиться статуса кладоискателей



тором, а также два его коллеги, трудившихся неподалеку. Именно они первыми увидели монеты, сообщили о находке бригадир, а тот уже вызвал гражданскую гвардию и представителей властей.

Однако в министерство, а затем в суд обратились еще несколько работников той же строительной компании, утверждая, что находились поблизости и тоже имеют право на часть этих денег. Большинство этих претензий суд уже отклонил, но дело до сих пор не закрыто.

Напомним, во время прокладки дороги недалеко от Севильи рабочие наткнулись на 19 амфор, доверху заполненных монетами III-IV века нашей эры (всего 53208 монет). Ученые обнаружили на них изображения римских императоров Константина, Максимилиана, Диоклетиана. Журнал National Geographic назвал данную находку одним из самых важных археологических открытий 2016 года во всем мире. Эксперты до сих пор не разгадали, кому принадлежали этим монеты, предполагается, что их могли приготовить для выплаты жалования солдатам или их собрали в качестве налогов. Все они были переданы в археологический музей Севильи.

<https://rg.ru>

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

Мексика отправит делегацию в США для решения ситуации с новыми пошлинами

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что уже в пятницу в США вылетает делегация во главе с министром иностранных дел Марсело Эбрардом для решения ситуации в связи с новыми пошлинами.



Ранее президент США Дональд Трамп заявил о введении с 10 июня пошлин в размере 5% на все товары из Мексики, которые будут увеличиваться, если проблема нелегальных мигрантов сохранится.

«Я предлагаю, чтобы вы дали инструкции своим чиновникам, если это не будет неудобно, принять представителей нашего правительства, возглавляемых министром иностранных дел, которые, начиная с завтрашнего дня (пятницы), перемещаются в Вашингтон, чтобы прийти к соглашению на благо двух стран», - написал Лопес Обрадор в своем обращении к Трампу, опубликованном в его микроблоге в Twitter.

«Президент Трамп: социальные проблемы не лишаются налогами или насильственными мерами», - отметил мексиканский лидер.

По словам Лопеса Обрадора, он не сторонник конфликта. «Сразу скажу вам, что я не хочу конфронтации... Я не верю в закон «зуб за зуб» или «глаз за глаз», потому что в этом случае мы останемся щербатыми или ослепнем на один глаз», - отметил президент.

Также он предложил усилить диалог двух стран и искать глубинные альтернативы в сфере миграционной полити-

ки, в то же время пообещав, что скоро поток мексиканских мигрантов в США прекратится. «В ближайшее время у мексиканцев не будет необходимости ехать в США, миграция будет опционной, а не вынужденной. Так будет потому, что мы боремся с коррупцией, главной проблемой Мексики, и наша страна превратится с мощную экономику с социальным прицелом», - отметил Лопес Обрадор.

Он напомнил Трампу, что и сейчас Мексика выполняет свои обязательства в части препятствования нелегальной миграции через ее территорию по мере возможностей и при условии соблюдения прав человека.

Президент США Трамп 29 марта пригрозил закрыть границу с Мексикой, если Мексика не остановит поток нелегальной миграции. В тот же день глава латиноамериканского государства Андрес Мануэль Лопес Обрадор сообщил, что не намерен вступать в полемику с коллегой из соседней страны из-за его угроз.

Ежегодно несколько сотен тысяч человек, в основном из бедных стран Центральной Америки, пытаются добраться до США через Мексику. На этом пути они нередко становятся жертвами преступных группировок или торговцев людьми.

Ранее в четверг мексиканский сенат начал ратификацию нового соглашения о свободной торговле с США и Канадой.

<https://ria.ru>

ЭЪЛОН

АНДОЗСУПОРАНДАГОНИ МУХТАРАМ!

Бо мақсади боз ҳам беҳтар намудани хизматрасониҳо ба андозсупорандагон, инчунин кам намудани муносибати корманди мақомоти андоз бо андозсупорандагон, аз 01.06.2019 дар Кумитаи андоз боз як шакли хизматрасонӣ, аз ҷумла тавассути модули «Утоқи шахсии андозсупоранда» тартиб додани санади муқоисавӣ дар шакли электронӣ таҳия ва мавриди истифода қарор дода шуд.

Бинобар ин, андозсупорандагон метавонанд, минбаъд аз хизматрасонии мазкур истифода намуда, санади муқоисавиро дар шакли электронӣ тартиб диҳанд.

Дар ҳолати пайдо гардидани мушкилӣ ва гирифтани маълумоти муфассал ба Маркази тамоси Кумитаи андоз бо телефони 151 муроҷиат намоед.



Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии
Тоҷикистон

Марҳалаи

пешрафт

Дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассир, танҳо аз ибтидои солҳои 2000-ум сар карда, кишвари мо ба марҳалаи рушд ворид шуд ва пешрафти босуботи иқтисодиёт ва татбиқи ислоҳоти фарогир дар ҳамаи соҳаҳо, аз ҷумла баҳши ҳусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ, таъмин гардид. Агар мо инкишофи баҳши ҳусусӣ ва фаъолияти соҳибкориро зодаи Ваҳдати миллӣ гӯем, иштибоҳ нахоҳад буд, чунки аввалин қадаме, ки дар татбиқи омилҳои рушди иқтисодӣ ва ҷалби бештари баҳши ҳусусӣ дар идоракунии давлатӣ гузошта шуд, таҳия ва қабули Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон аз моҳи майи соли 1997 «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ» мебошад.



Дар давоми солҳои 1997-2018 дар натиҷаи татбиқи Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи хусусигардонии моликияти давлатӣ» иншоотҳои зиёди хурд ва корхонаи миёнаю калон ҳусусӣ гардониди шуда, ки ин раванд дар муътадил гаштани вазъии макроиқтисодӣ нақши муҳим гузошт. Бо вучуди таъсири манфии бӯхронҳои молиявӣ иқтисодии ҷаҳонӣ ва дигар мушкilotи мавҷуда, маҳз тавассути татбиқи самараноки ислохот рушди маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ дар давоми ду даҳсолаи охир ҳар сол ба ҳисоби миёна, тақрибан 7 дарсад таъмин гардид.

Агар мо нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва рушди баҳши ҳусусиву соҳибкориро аз замони ба даст овардани Ваҳдати миллӣ то ба имрӯз мавриди таҳлилу баррасӣ қарор диҳем, пас мебинем, кишвари мо ба дастоварҳои назаррас ноил гаштааст. Масалан, агар дар солҳои аввали имзо шуданим Созишномаи умумии истиқрори сулҳ ва ризоияти миллӣ ҳаҷми маҷмӯи маҳсулоти дохилии кишвар 518,4 млн. сомонӣ ва суръати афзоиши воқеии он 1,7 дарсадро ташкил дода бошад, пас ин нишондиҳанда дар соли 2018 беш аз 68 млрд. сомонӣ ва афзоиши воқеии он ба 7,3 дарсад баробар гаштааст. Дар ин давра маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ ба ҳар сар аҳоли аз 89 сомонӣ то зиёда аз 7597,4 сомонӣ ё тақрибан 75 маротиба зиёд гардидааст.

Дар маҷмӯъ, то имрӯз ҷиҳати рушди ин баҳши муҳими иқтисодиёт, яъне фаъолияти соҳибкорӣ, як силсила ислоҳоти муҳим ва ҷиддӣ амалӣ шуданд, ки мақсади асосии онҳо, пеш, аз ҳама афзоиши мунтазами тавлиди маҳсулоти ватанӣ, муҳайё сохтани ҷойҳои нави корӣ, истифодаи самараноки захираҳои мавҷуда ва ба ин васила баланд бардоштани сатҳи некуаҳволии мардум мебошад.

Дар натиҷаи андешидани тадбирҳои муассири давлатӣ ва амалисозии барномаҳои қабулгардида дар роҳи дастгирӣ баҳши ҳусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ, ҳиссаи ин баҳши муҳими иқтисодиёт дар ташаққули маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ мунтазам афзуда, соли 2018 70 дар садро ташкил додааст, ки ин нишондиҳанда дар қиёс бо соли 1998 тақрибан 2,5 маротиба зиёд мебошад. Давоми солҳои 1997-2018 шумораи субъектҳои соҳибкорӣ бо дарназардошти хоҷагиҳои деҳқонӣ (фермерӣ) беш аз 6,6 маротиба, шумораи корхонаҳои хурде, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғуланд ва мақоми шахси ҳуқуқиро доранд, зиёда аз 2 баробар, коргарони дар ин корхонаҳо фаъолияткунанда беш аз 1 маротиба зиёд гардидаанд. Фонди музди меҳнати ин корхонаҳо зиёда аз 1,1 миллион сомонӣ ва ҳаҷми даромад аз фурӯши маҳсулот аз 6,1 миллион сомонӣ то зиёда аз 220,2- 4421,6 миллион сомонӣ баробар гардид.

Дастрасӣ ва таъмин будан ба захираҳои қарзӣ-молиявӣ аз омилҳои муҳими дигари баланд бардоштани самаранокии фаъолияти соҳибкорӣ ва кафолати таъмини рушди устувори баҳши ҳусусӣ ба шумор меравад. Таъмини сулҳ ва ризоияти миллӣ имкон фароҳам овард, ки фазои соҳибкориву сармоягузорӣ ва дастрасии соҳибкорон ба захираҳои қарзӣю молиявӣ дар кишвар беҳтар гардад. Айни замон, бо мақсади мусоид гардонидани шароити пешниҳоди гарав ба бонкҳо ва ташкилотҳои маблағгузории хурд имкониятҳои хуб фароҳам оварда шуда, қонунгузории кишвар бо мақсади васеъ намудани дастрасии баҳши ҳусусӣ ба воситаҳои қарзии низомии бонкӣ ва аз байн бурдани муҳолифати байни санадҳои қонунгузорӣ оид ба масъалаҳои гарав ва

муфлисшавӣ тақмил дода шудааст. Мувофиқи омили расмӣ, давоми солҳои 2000-2018 ҳаҷми қарзгузориҳои низомии бонкӣ, ба рушди иқтисодиёти мамлакат тақрибан 23 маротиба зиёд гардидааст.

Ташаббусҳои созандаи Пешвои миллат, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва Ҳукумати кишвар боис гардиданд, ки кишвари мо, бори севум ба қатори даҳ кишвари ислохотгари пешсаф дохил шавад.

Азбаски баҳши ҳусусӣ ва фаъолияти соҳибкорӣ дар шароити кунунӣ омили асосии таъмини рушди иқтисоди миллӣ азрзёбӣ мегардад, пас ислохот дар ин самт бояд идома дода шавад. Зеро ин ба рушди минбаъдаи ин соҳа тақдир қарор дода шавад. Зеро ин ба рушди минбаъдаи ин соҳа тақдир қарор дода шавад. Зеро ин ба рушди минбаъдаи ин соҳа тақдир қарор дода шавад.

Бояд зикр намуд, ки Пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳамасола ҷангоми ироаи Паёми худ ба Маҷлиси Олии кишвар, инчунин дар вохӯрӣ бо соҳибкорон ва сармоягузориҳои дохиливу хориҷӣ масъалаҳои соҳибкорӣ ва баҳши ҳусусиву сармоягузорию ба таври алоҳида мавриди таҳлилу баррасии амиқ қарор дода, барои рафъи камбудҳои ҷойдошта ва таъмини дурнамои рушди ин баҳши муҳими иқтисодиёт дастуру супоришҳои қатъӣ медиҳанд.

Бинобар ин, мақомоту сохторҳои давлатии танзимкунандаи фаъолияти соҳибкориро лозим аст, ки ба масъалаҳои дар Паёмҳои Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба Маҷлиси Олии мамлакат баёнгардида таваҷҷуҳи ҷиддӣ зоҳир намоянд.

А. ОДИНАЕВ,

муовини сардори Раёсати тадқиқоти масъалаҳои соҳибкорӣ ва инкишофи баҳши ҳусусии МТС-и назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон

Тартиби ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил ва аз он хориҷ кардани субъектҳои хоҷагидор

Мӯтобиқи Кодекси андоzi Ҷумҳурии Тоҷикистон андоzsупоранда шахсе мебошад, ки ба зиммааш уҳдадорӣ пардохти андоzҳо гузошта шудааст. Андоzsупорандагоне, ки уҳдадориҳои андоzii худро мӯтобиқи Кодекси андоz сари вақт ва пурра иҷро намеkunанд, ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд ва ҳуқуқи ба таври электронӣ пешниҳод намудани ҳисоботи андоzро аз даст дода, аз ҳисобнома – фактураҳои андоz аз арзиши иловашуда ба таври электронӣ истифода карда наметавонанд. Илова бар ин, мӯтобиқи тартиби мазкур, субъектҳои хоҷагидор, ки ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил шудаанд, уҳдадор мебошанд, ки то лаҳзаи аз рӯихат хориҷ шуданашон ҳисоботи андоzиро ба таври қоғазӣ ба мақомоти андоz пешниҳод намоянд.

Ёдовар бояд шуд, ки сабабҳои аслии ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил шудани субъекти хоҷагидор, пеш аз ҳама, риоя накардани талаботи Кодекси андоzi Ҷумҳурии Тоҷикистон, татбиқи нашудани талаботи қонунгузори амалкунанда, пешниҳод накардани эълומияҳои андоz, сари вақт пардохт накардани бақияи қарзи андоz, роҳ додан ба пайдоиши қарзҳои нав, бе амалан анҷом додани амалиёти андоzbандишаванда, пардохт накардани маблағи андоzҳои мувофиқи санади санчиши ошкоршуда ва истифодаи ҳисобнома – фактураҳои қалбакӣ, умуман, камфаъолиятии бесалоҳияти ва хунукназарии бемасъулияти мебошад.

Тибқи Фармоиши Раиси Кумитаи андоzi назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Оид ба андоzsупорандагони бемасъулият» аз 21 июни соли 2019, таҳти №282 дар асоси талаботи банди 51 моддаи 17, қисми 3 моддаи 44, моддаи 89 Кодекси андоzi Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Фармоиши Раиси Кумитаи андоz аз 2.11.2015, №376 «Оид ба тасдиқ намудани тартиби ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил ва хориҷ намудани субъектҳои хоҷагидор», ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият», ки бо Фармони Кумитаи андоzi назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз 16.02.2011, №57 тасдиқ шудааст, тағйир иловаҳо ворид шуд.

Таъкид бояд кард, ки тибқи тартиби муқарраршуда барои сари вақт таъмин накардани иҷрои уҳдадориҳои андоz, андоzsупорандагони дар замимаи №1-и фармоиши мазкур овардашуда, бо дарназардошти ҳулосаҳои замимагардида ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил мешаванд. Ҳамзамон, бино бар бартараф намудани камбудииҳои қойдошта, инчунин, барои татбиқи кардани чораҳои маъмурӣ, андоzsупорандагони дар замимаи №2-и фармоиши мазкур дарчшуда, бо дарназардошти ҳулосаҳои замимагардида аз рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» хориҷ мешаванд.

Замимаи №1

ба Фармоиши Раиси Кумитаи андоzi назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 21 июни соли 2019, №282

Номгӯи андоzsупорандагоне, ки ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил шудаанд:		
№	Номгӯи андоzsупоранда	Сабабҳои ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил намудани андоzsупорандагон
1	ҶДММ «Наргис - 2016»	Бе амалан анҷом додани амалиёти андоzbандишаванда
2	ҶДММ «Фараш»	Бе амалан анҷом додани амалиёти андоzbандишаванда
3	ҶДММ «Баён»	Пешниҳод накардани эълумияи андоz

Замимаи №2

ба Фармоиши Раиси Кумитаи андоzi назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз 21 июни соли 2019, №282

Номгӯи андоzsупорандагоне, ки аз рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» хориҷ шудаанд:	
№	Номгӯи андоzsупоранда
1	ҶДММ «Шараф 1»
2	ҶДММ «Зигерти»

Зимнан, фармоиши зикршуда раёсатҳои санчиши андоzҳо, ташкили андоzbандӣ, ситонидани қарзи андоzҳои дастгоҳи марказии Кумитаи андоz ва мақомоти ҳудудии андоzро вазифадор меkunанд, ки аз лаҳзаи ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил шудани субъекти хоҷагидор, фаъолияти онҳоро зери назорати қатъӣ қарор диҳанд ва ҷиҳати ислоҳи камбудииҳо, ки барои содир намудани он субъект ба рӯихати «Андоzsупорандагони бемасъулият» дохил шудааст, дар доираи талаботи қонунгузорӣ ва тартиби мазкур чораҷӯӣ намоянд.

Ҳамзамон, Раёсати хизматрасонӣ ба андоzsупорандагони Кумитаи андоzi назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ва КВД «Маркази барномасозии маъмурикунонии андоz» низ вазифадор гардиданд, ки барои дар сомонаи Кумитаи андоz қойгир кардани фармоиши мазкур тадбирҳои заруриро андешанд.

Тоҳир ЧИЛАЕВ

Кӯшиш баҳри коҳиши қарзи андоz

Имрӯз дар шаҳри ноҳияҳои минтақаи Кӯлоб корхонаву ташкилот ва хоҷагиҳои деҳқонӣ, кооперативҳои тиҷоратӣ ва истеҳсолии зиёд фаъолият меkunанд.

Ба ҳолати 1 майи соли 2019 бақияпулҳои қарзи андоz дар ноҳияи Фархор, дар маҷмӯъ, 10 миллиону 622 ҳазору 812 сомони ро ташкил медиҳад, ки нисбат ба аввали соли равон ба маблағи 249 ҳазору 636 сомони кам гардидааст.

Айни замон, дар ҳудуди ноҳияи Фархор 6177 андоzsупоранда дар қайди нозироти андоzi ноҳия буда, аз ин рақам 3785 ададашро хоҷагии деҳқонӣ, 272 нафар соҳибкори тибқи шаҳодатнома фаъолияткунанда, 871 соҳибкори тибқи патент амалкунанда, 826 адад кооперативи тиҷоратӣ, 135 адад корхонаи буҷетӣ ва 1114 филиалу ташкилот ҳамчун андоzsупоранда ба қайд гирифта шудаанд. Тибқи маълумоти дастрасгардида бақияпулҳои қарзи андоz дар ноҳия аз ҳисоби хоҷагиҳои деҳқонӣ ба 4 миллиону 336 ҳазору 963 сомони мерасад. Аз ҳама қарзи калони андоzӣ ба Хоҷагии зотпарварии «Ҳисор» рост омада, маблағи қарзи он 2 миллиону 706 ҳазору 954 сомони мебошад.

Кормандони нозироти андоzi ноҳияро зарур аст, ки ҷиҳати кам кардани бақияпулҳои қарзи андоz аз тамоми имкониятҳои истифода карда, миёни андоzsупорандагон семинар-машварат ва корҳои фаҳмондадиҳиро бештар ба роҳ монанд. Танҳо бо ин роҳ метавон фарҳанги андоzsупории андоzsупорандагонро баланд бардошт.

Муоинаи хронометраж чиро ошкор кард?

Кормандони Нозироти андоz дар шаҳри Кӯлоб дар 5 моҳи соли 2019 дар фаъолияти 12 соҳибкори инфиродӣ муоинаи хронометраж гузарониданд, ки дар натиҷа 116 ҳазору 923 сомони маблағҳои пинҳонкардаи андоzsупорандагон ошкор гардид. Тавре сармутахассиси гурӯҳи хизматрасонӣ ба шахсони ҳуқуқи нозироти андоzi шаҳри Кӯлоб Парвиз Шарифов, мисол оварда, зикр кард, ки муоинаи хронометраж дар фаъолияти ҶДММ «Зафар Ҷафар», ки ба фурӯши хӯрокворӣ машғул буд, ба роҳ монда шуд. Дар натиҷа маълум гардид, ки роҳбари ин ҷамъият ҳангоми фаъолияти корӣ 5 ҳазору 250 сомони аз мақомоти андоz пинҳон доштааст. Соҳибмулк пеш аз муоинаи хронометраж даромади умумии худро дар як моҳ ба маблағи 51 ҳазору 889 сомони ба нозироти андоz нишон медод. Ҳангоми гузаронидани муоинаи хронометраж маблағи даромади моҳонаи ӯ 57 ҳазору 139 сомони ташкил дод, яъне ӯ 5250 сомони пинҳон намудааст. Муоинаи хронометраж дар фаъолияти ҶДММ «Судоба-М» низ гузаронида шуд. Ҷамъият пеш аз гузаронидани муоинаи хронометраж даромади умумии худро дар як моҳ ба маблағи 9 ҳазору 111 сомони нишон медод, ки аз воқеият дур буд. Кормандони мақомоти андоz лозим омад, ки дар фаъолияти ӯ муоинаи хронометраж гузаронанд. Ҳангоми гузаронидани муо-

инаи хронометраж маълум шуд, ки маблағи даромади якмоҳаи ин соҳибкор 11 ҳазору 205 сомони будааст. Соҳибкор маблағи 2094 сомони аз нозироти андоz пинҳон доштааст. Дар баробари ин, роҳбари ҷамъият эълумия ва ҳисоботи андоzii худро ба нозироти андоz сари вақт пешниҳод накардааст, ки ин амал боиси ҷаримашавии ӯ гардид.

Ҳамчунин, дар фаъолияти ҶДММ «Бадахшон», ҶДММ «Муҳаммадҷон-П», ҶДММ «Лаззат-И», ҶДММ «Корсоз», соҳибкорони инфиродӣ О.Сайдалиев ва И.Ҳакимзода муоинаи хронометраж гузаронда шуда, дар натиҷа маблағҳои пинҳонӣ ошкор гардиданд.

Ҳамин тавр, танҳо дар давоми 5 моҳи соли 2019 аз тарафи кормандони Нозироти андоzi шаҳри Кӯлоб дар фаъолияти 12 андоzsупоранда муоинаи хронометраж ба роҳ монда шуда, 116 ҳазору 923 сомони маблағи пинҳонкардаи соҳибкорон ошкор гардид. Дар баробари ин нисбати 10 соҳибкори дигар, ки ҳангоми фаъолияти худ сари вақт эълумияҳои андоzиро пешниҳод накарданд ва аз МНХ ба таври дуруст истифода набурданд бо моддаҳои 599, 600, 601, 614 Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маблағи 14 ҳазору 135 сомони ҷарима гардида, ин маблағ пурра ба буҷет таъмин шуд.

Исломи РАҶАБАЛӢ,
шаҳри Кӯлоб

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Новосибирске Жерару Депардье открыли доступ к банковским счетам



Инспекция Федеральной налоговой службы (ФНС) России по Ленинскому району Новосибирска разблокировала банковские счета ИП Жерара Депардье, зарегистрированного в городе. Об этом РИА Новости сообщили в областном управлении ФНС России.

Ранее стало известно, что налогоплательщику инспекция направила требование об уплате налога от 30 апреля 2019 года. Оно не было выполнено в срок. После чего налоговая приняла решение о взыскании налога за счет денежных средств и приостановлении операций по счетам. «27 июня после того, как денежные средства поступили на счет, было

принято решение о возобновлении операций по счетам», - отметили в ведомстве.

Французский актер Жерар Депардье получил гражданство России в январе 2013 года, в прошлом году прописался в Новосибирске. По его словам, он занимается бизнесом по производству и поставкам продуктов.

<https://rg.ru>

Налог по упрощённой режиму налогообложения



К каким лицам и видам деятельности не применяются налог по упрощенному режиму?

В соответствии с ч.2 ст. 291 НК РТ налог по упрощенному режиму не применяется в отношении:

- физических лиц, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпринимателей на основании патента и облагаемых налогами по патентному режиму, в отношении доходов от такой предпринимательской деятельности;

- инвестиционных фондов, профессиональных участников рынка ценных бумаг, страховых и кредитных организаций, микрофинансовых организаций, ломбардов, недропользователей, поставщиков алюминия первичного, производителей подакцизной продукции, посреднических организаций (действующих на основании договоров комиссии, поручения и других посреднических договоров). Данные субъекты, использующие специальные режимы налогообложения, обязаны с даты введения в действие настоящего Закона перейти на общий режим налогообложения и зарегистрироваться в качестве плательщиков налога на добавленную стоимость;

- лиц, применяющих упрощенный режим налогообложения для производителей сельскохозяйственной продукции, за исключением доходов, налогообложение которых не урегулировано в рамках упрощенной системы налогообложения сельскохозяйственных производителей;

- лиц, применяющих специальный режим налогообложения для субъектов игорного бизнеса, за исключением доходов, не связанных с игорным бизнесом.

Таблица 1. Системаналог по упрощенному режиму.					
Ставка	Объект налогообложения	Налоговый период	Сроки представления налоговых отчетов	№ формы налоговых отчетов	Ставка % за несвоевременную оплату
5%- для производителей товаров 6% - для всех остальных (ст. 296 НК РТ)	Валовый доход (на кассовой основе) (ст.292 НК РТ)	Квартал (ст. 295 НК РТ)	Четыре раза в год не позднее 10 апреля, 10 июля 10 октября 10 января (ст.297 НК РТ)	Ф.11.01	0,05% от неоплаченной суммы или просроченный день (ст. 73 НК РТ)

Как рассчитываются налоги по упрощенному режиму?

Предприниматель от своего валового дохода на кассовой основе без учета акцизного налога и налога с продаж (алюминия первичного)должен удерживать налог и перечислить в бюджет государство. Ставка налога по упрощенному режиму для деятельности по производству товаров составляет 5% и для иных видов деятельности 6%. Налоговым периодом для данного режима признается квартал. Налоговые льготы, предусмотренные для плательщиков налога на прибыль в статье 110 Налогового кодекса Республики Таджикистан также, распространяется для плательщиков и по этому налогу.

Налог рассчитывается по следующей формуле:

Налог = Валовый доход * Ставка налога

Пример 1: валовый доход (по производству товаров) - 325 000 сомони;

Ставка налога - 5%;
Сумма налога = 16 250 сомони = 325 000 сомони * 5%.

Удерживает ли предприниматель в упрощенном режиме налогообложения у

источника выплаты подходный налог при уплате дохода физическому лицу?

Да. Плательщиками налога являются физические лица, резиденты и нерезиденты. Предприниматель в качестве налогового агента, при выплате дохода физическому лицу, за исключением индивидуальным предпринимателям (индивидуальные предприниматели по своим доходам уплачивают налоги сами) должен удерживать

Личный вычет составляет – 55 сомони (не облагается).

Ставка налога до 140 сомони – 8%, свыше – 13%.

Сумма налога=181,65 сомони=(140-55)*8%+(1345*13%)

Другой подход для примера 2:

1500.00 - 1% = 1485.00 сомони;

140 - 55 = 85 * 8% = 6.80 сомони;

(1485.00 - 140) * 13% = 174.85 сомони;

Всего: 174.85 + 6.80 = 181.65 сомони.

Пример 3: Доход нерезидента (заработная плата) составляет - 1 500 сомони.

Ставка налога – 25%.

Сумма налога=375 сомони=1500 сомони *25%.

Платить ли предприниматель в упрощенном режиме налогообложения социальный налог?

Да. Предприниматель-работодатель, который осуществляет выплату дохода физическому лицу за исключением индивидуальным предпринимателям (индивидуальные предприниматели по своим доходам уплачивают налоги сами) должен исчислить социальный налог в размере 25% и перечислить сумму налога за счет собственных средств, в бюджет государства.

Налог рассчитывается по следующей формуле:

Налог = Доход * Ставка налога.

Пример 4: Доход – 1500 сомони

Ставка налога - 25%
Сумма налога = 375 сомони = 1500 сомони * 25%

При выплате дохода физическому лицу, за исключением индивидуальным предпринимателям (индивидуальные предприниматели по своим доходам уплачивают налоги

сами) он должен исполнить обязанность налогового агента и социальный налог в размере 1% удержать и перечислить в бюджет государства.

Налог рассчитывается по следующей формуле:

Налог = Доход * Ставка налога.

Пример 5: Доход – 1500 сомони

Ставка налога - 1%

Сумма налога = 15 сомони = 1500 сомони * 1%

Налоговые льготы от уплате социального налога.

- доход физических лиц, не являющихся гражданами Республики Таджикистан, выполняющих работы и оказывающих услуги дипломатическим и консульским представительствам Республики Таджикистан за рубежом;

- доход граждан иностранных государств от работы по найму в рамках реализации инвестиционных проектов Правительства Республики Таджикистан;

- доходы, освобождаемые от подоходного налога в соответствии с статьёй 104 Налогового Кодекса Республики Таджикистан.

Какие виды налогов не уплачивает предприниматель в упрощенном налоговом режиме?

- налога на прибыль, за исключением доходов, налог с которых удерживается у источника выплаты;

- налога с пользователей автомобильных дорог;

- подоходного налога непосредственно с доходов индивидуального предпринимателя, функционирующего по свидетельству, за исключением доходов, налог с которых удерживается у источника

- выплаты;
- налога на добавленную стоимость, за исключением налога на добавленную стоимость при ввозе товаров на таможенную территорию Республики Таджикистан и налога на добавленную стоимость нерезидента, взимаемого у источника выплаты.

Таблица 2. Система социального налога.						
Ставка		Объект налогообложения	Налоговый период	Сроки представления налоговых отчетов	№ формы налоговых отчетов	Ставка % за несвоевременную оплату
Для страховщиков	Для застрахованных					
25% с объекта налогообложения (ст.216 НК РТ)	1 % с объекта налогообложения (ст.216 НК РТ)	-доходы, в виде заработной платы; -доходы от деятельности, не являющейся работой по найму; -любые другие доходы. (ст.98 НК РТ)	Ежемесячно (ст. 156 НК РТ)	12 раз в год не позднее 15 числа след. месяца (ст.156 НК РТ)	Ф. 01.01	0,05% от неоплаченной суммы или просроченный день (ст. 73 НК РТ)

Пример 2: Доход резидента (заработная плата) составляет - 1 500 сомони.

Вычет 1% социального налога от дохода составляет – 15 сомони.

Доход в целях подоходного налога составит – 1485 сомони.

ПУРСИШНОМА

оид ба муайян намудани риояи тартиби гузаронидани назорати камералӣ аз ҷониби кормандони мақомоти андоз

Махфияти пурсишнома нигоҳ дошта мешавад

Тибқи муқаррароти моддаи 37 Кодекси андоз назорати камералӣ шакли назорати андоз буда, аз ҷониби мақомоти андоз дар асоси омӯзиш ва таҳлили ҳисоботи андозӣ пешниҳоднамудаи андозсупоранда, маълумоти дар мақомоти андоз мавҷудбуда ва дигар ҳуҷҷатҳо, бе рафтан ба маҳалли ҷойгиршавии андозсупоранда, бо мақсади огоҳ намудани андозсупоранда аз эҳтимолияти қонунвайронкунии андоз, ҷиҳати мустақилона ислоҳ намудани камбудихо ва пешниҳод намудани эълומияи иловагии андоз ва расонидани ёрии амалӣ дар таъмини риояи қонунгузории андоз анҷом дода мешавад.

Пас аз гирифтани огоҳинома аз натиҷаи назорати камералӣ андозсупоранда ҳуқуқ дорад дар муҳлати 10 рӯзи корӣ ба мақомоти андоз тавзеҳот, ҳуҷҷатҳо ва (ё) эълумияи иловагии андозро пешниҳод намояд. Дар сурати пешниҳод нашудани тавзеҳот, ҳуҷҷатҳо ва (ё) эълумияҳои иловагӣ корманди мақомоти андоз уҳдадор аст, санади назорати камералӣ тартиб дода, аз натиҷаи он қарори дахлдор қабул намояд.

Гузаронидани назорати камералӣ барои давраҳои санҷишҳои маҷмӯию мавзӯии гузаронидашуда, барои ҳамон як давра тақрибан гузаронидани назорати камералӣ, инчунин зиёда аз як маротиба дар шаш моҳи тақвимӣ гузаронидани назорати камералӣ ба истиснои назорати камералие, ки дар ҳолати зарурӣ тибқи супориши хаттии Раиси Кумитаи андоз таъин мегардад, манъ аст.

Ному насаб ё рақами телефони иштирокчии пурсишнома _____

(Агар иштироккунандаи пурсиш хоҳиши махфӣ нигоҳ доштани ному насаби худро дошта бошад, пас ба ҷои ному насаб калимаи «Махфӣ» навишта мешавад)

Категорияи иштирокчӣ:

шахси воқеӣ _____;
соҳибкори инфиродӣ _____;
намояндаи шахси ҳуқуқӣ _____.
Санаи гузаронидани пурсиш «_____» _____ соли 2019

Эзоҳ: ҷавобҳои дахлдор бо аломати «✓» ва дар сӯтунчаи тавзеҳот ҳолатҳои алоҳидаи дар ҷавобҳои эҳтимоли қайднагардида мухтасар қайд мешаванд.

№	Саволҳо	Варианти ҷавоб	Қайди ҷавоб	Тавзеҳот
1	Оё шумо аз муқаррароти Кодекси андоз, ки тибқи он назорати камералии андоз гузаронида мешавад, огоҳ ҳастед?	Огоҳ мебошам		
		Аз сомонаи Кумитаи андоз (www.andoz.tj) огоҳ шуда будам		
		Дар семинар- машваратҳо шумида будам, вале маълумоти пурра надорам		
		Огоҳ нестам		

2	Дар фаъолияти шумо дар 5 моҳи соли 2019 аз ҷониби мақомоти андоз чанд маротиба назорати камералӣ гузаронида шудааст?	Як маротиба		
		Ду маротиба		
		Се маротиба		
		Барои даврае, ки назорати камералӣ гузаронида шуда буд, тақрибан гузаронида шуд		
		Ягон маротиба гузаронида нашудааст		
		Дар шакли мактуб (огоҳинома) барои ислоҳи камбудихо дастур дода шудааст		
3	Дар 5 моҳи соли 2019 аз натиҷаи назорати камералӣ ба шумо чанд маротиба огоҳинома ирсол карда шуд?	Як маротиба		
		Ду маротиба		
		Се маротиба		
		Барои даврае, ки назорати камералӣ гузаронида шуда буд, тақрибан огоҳинома ирсол карда шуд		
		Ягон маротиба ирсол карда нашудааст		
		Дар шакли мактуб (огоҳинома) барои ислоҳи камбудихо дастур ирсол карда шудааст		
4	Ҳангоми гузаронидани назорати камералӣ чанд маротиба ба мақомоти андоз даъват шудааст?	Як маротиба		
		Ду маротиба		
		Се маротиба		
		Ягон маротиба даъват карда нашудааст		
5	Оё натиҷаи назорати камералӣ ва пешниҳоди огоҳинома оид ба ислоҳи камбудихо асоснок арзёбӣ менамояд ва аз он қаноатманд ҳастед?	Асоснок буд, қаноатбахш ҳастам		
		Қисман асоснок буд, қаноатбахш ҳастам		
		Асос надошт, қаноатбахш нестам		
		Мавриди баҳс қарор дорад		
		Ҳолати тамаъҷӯӣ мушоҳида мешуд		
6	Рафтори кормандони мақомоти андозро ҳангоми гузаронидани назорати камералӣ чӣ тавр арзёбӣ менамояд?	Пурра қаноатбахш		
		Қаноатбахш		
		Ҷайриқаноатбахш (аз ҷумла) - дағалона рафтор менамоянд - таҳдид менамоянд - ғайриқонунӣ амалӣ менамоянд - ба амалҳои коррупсионӣ роҳ медиҳанд - ба амалҳои коррупсионӣ роҳ медиҳанд		
Таклифу пешниҳоди иштироккунандаи пурсишнома				
7	Барои самаранок ба роҳ мондани корҳои назоратии мақомоти андоз ва беҳтар намудани сифати он, таклифу пешниҳоди худро баён намоед.			
Эзоҳ: Барои иштироки фаълонеатон дар пурсишнома изҳори сипос менамоем.				

ЭЪЛОН

Муҳтарам андозсупорандагон!

Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон тасмим гирифтааст, ки бо мақсади муайян намудани андешаи соҳибкорон оид ба риояи тартиби гузаронидани назорати камералӣ аз ҷониби кормандони мақомоти андоз ва ҷиҳати беҳтар намудани сифати корҳои назоратӣ пурсиш гузаронад.

Шакли пурсишнома дар саҳифаи асосии сомонаи расмӣи Кумитаи андоз andoz.tj ҳамчун бахши алоҳида ҷойгир карда шудааст. Инчунин, пурсишнома дар шумораҳои рӯзномаи “Бочу хироч”, ки рӯзҳои 4-ум, 11-ум ва 18-уми июли соли ҷорӣ чоп мешаванд, ҷойгир карда мешавад.

Шумо метавонед, андешаҳои худро нисбат ба саволҳои пурсишнома изҳор намуда, онро ба воситаи почтаи муқаррарӣ ба суроғаи шаҳри Душанбе, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2, ба почтаи электронии Кумитаи андоз info.andoz.tj, ё аксбардорӣ намуда, бо истифода аз барномаҳои “Вайбер”, “ИМО” ва “Ватсап” ба рақами телефони 987-25-33-33 ба Кумитаи андоз ирсол намоед.

Андешаҳои шумо барои мо ҷиҳати беҳтар намудани фаъолияти мақомоти андоз дар самти гузаронидани назорати камералӣ муҳим мебошад.

Барои дастрас намудани маълумоти иловагӣ метавонед тавассути рақами телефони содакардашудаи “151” ба Бахши иттилоотии Кумитаи андоз муроҷиат намоед.

Барои ҳамкориатон қаблан сипосгузорем.

Кумитаи андозӣ назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

НАЛОГИ ЗА РУБЕЖОМ

В Минске заявили о приостановке переговоров с Россией по налоговому маневру

Переговоры с Москвой о компенсации Белоруссии издержек от реализации в РФ налогового маневра поставлены на паузу, стороны могут вернуться к ним после уточнения программы реализации договора о создании Союзного государства, заявил в пятницу замглавы Минфина Белоруссии Дмитрий Кийко.

«Пока этот вопрос (о компенсации издержек Минска - ред.) поставлен на паузу, мы сейчас работаем над уточнением программы реализации союзного договора. И как только эта программа будет согласована сторонами, то мы ожидаем, что активизируется переговорный процесс по другим проблемным вопросам», - заявил Кийко журналистам.

По словам замминистра, что касается потерь белорусской стороны от налогового маневра, они подсчитываются. «Мы в рамках бюджетного процесса будем их учитывать при планировании доходов. Соответственно, если с РФ удастся продвинуться и будут какие-то решения о возможной компенсации, то тоже будет учитываться», - сказал Кийко.

По поводу потерь Минска от налогового ма-

невра на 2019 год замглавы Минфина отметил, что «эта сумма абсолютно счетная, это математика». «Мы говорили в прошлом году, что это порядка 600 миллионов рублей (белорусских - ред.), или 300 миллионов долларов. Все зависит от того, какая цена нефти берется для расчетов. Если мы говорим о базовых параметрах, в пределах 60 долларов за баррель, то это 300 миллионов (долларов - ред.)», - пояснил он.

Одним из спорных вопросов для Минска и Москвы является налоговый маневр в нефтяной отрасли РФ, предусматривающий постепенное обнуление экспортной пошлины на нефть и повышение ставки налога на ее добычу. Дополнительные издержки у Белоруссии возникают из-за ожидаемого увеличения цены на российскую нефть и снижения экспортных пошлин на нефтепродукты. Минск оценивал свои потери суммарно за шесть лет в сумму до 11 миллиардов долларов, а в 2019 году - в 400 миллионов долларов (при цене нефти в 70 долларов за баррель).

В конце 2018 года Белоруссия и РФ решили создать рабочую группу по урегулированию проблемных вопросов и развитию интеграции.

<https://ria.ru>

Бо 65 сомонӣ як сол «Бочу хироҷ»-ро хонед

Воситаҳои ахбори оммаи кишвар яке аз унсурҳои ҷудонашаванда ва хеле муҳими давлати соҳибхитӣ, демократӣ, ҳуқуқбунёд, дунявӣ ва ягонаи Тоҷикистон ба шумор меравад ва дар рушду нумӯи мамлакат нақши муассир доранд.

Маъракаи обуна маъракаи муҳим буда, он дар тамоми даври замон чун кӯмак ба дастрасии ВАО ба аҳоли вучуд дошт. Обуна ягона роҳи боэтимоди дастрасии иттилооти мардум аст.

Ҳоло маъракаи обуна ба рӯзномаи «Бочу хироҷ», ки ягона нашрияи иқтисодии ҷумҳурӣ маҳсуб мешавад, барои соли 2020 оғоз шудааст.

Ёдрас мешавем, ки нархи обуна ба ин рӯзнома, бо вучуди ҳамасола баланд шудани арзиши қоғаз, ҳаққи хизматрасонӣ ва дигар маводи чопӣ, имсол на баланд, балки хеле паст шудааст.

И до - раи рӯзномаи «Бочу хироҷ» имконияти моддию молиявии обунашавандаҳоро ба назар гирифта, чунин иқдом намуд. Яъне арзишро муқаррар кард, ки нисбат ба нархи аксарияти рӯзномаҳои кишвар пасттар аст.

БАДХОҶОН

Рифъат Ҳусейн: «Ҳизби наҳзат» ва «Ихвонул-муслимин» аз бадхоҳон ва муҳолифи ваҳдати миллати Мисру Тоҷикистон мебошанд»

26 июни соли равон ба муносибати 22-юмин солгарди Рӯзи Ваҳдати миллӣ дар толори меҳмонхонаи байналмилалии «ScoutInternational»-и шаҳри Қоҳира Ҳамоиши илмию фарҳангӣ баргуздор шуд. Дар он аҳли адаб ва фарҳангу ҳунар, устодони донишгоҳҳои Миср ва шаҳрвандони тоҷики муқими Миср иштирок намуданд. Аз ҷумла, устоди забони форсӣ-тоҷикии Донишгоҳи «Канали Суэс»-и Миср ва дастхатшиноси шинохтаи мисрӣ доктор Рифъат Ҳусейн аз иштирокдорони ин Ҳамоиш буд.

Р.Ҳусейн суханронии хешро бо забони тоҷикӣ оғоз намуда, Тоҷикистонро ватани дуҷуми хеш номид. Ҳамчунин номбурда аз эҷодиёти шоирони тоҷик мисраҳо қироат намуда, ба иштирокдорон дар бораи сафараш ба Тоҷикистон, табиати зебо, кӯҳҳои осмонбӯс, ҳавои соф, чашмаҳои зулолу шифобахш, меваҳои хушку тоза, зиёрати ҷойҳои таърихӣ Тоҷикистон таассуроти некашро нақл кард.

Зимнан, ӯ таъкид сохт, ки Тоҷикистон бо шарофати сиёсати хирадмандонаи Пешвои тоҷикон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар давраи кӯтоҳ тавонист бо равиши хосси дипломатияи худ, ки дар асоси ҳифзи манофеи миллӣ ва эҳтироми арзишҳои умумибашарӣ асос ёфтааст,

бо кишварҳои олам робитаи дӯстона барқарор созад. Ӯ илова намуд, ки имрӯз дар арсаи байналмилалӣ Ҷумҳурии Тоҷикистонро ҳамчун давлати фаъол ва таъсиргузор дар ҳалли масъалаҳои глобалӣ мешиносанд. Обрӯ ва нуфузи имрӯзаи Тоҷикистон дар сатҳи ҷаҳонӣ самарайи талошҳои пайгириҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон буда, бо қабули масъулияти кишвар дар солҳои вазнин ва пайгирии ҳадафҳои олии созандагӣ манфиати умумимиллиро аз ҳамаи манфиатҳои дигар боло гузошта, бовариҳои халқро соҳиб гардид. Мавсуф таъкид намуд, ки силсилаи ташаббусҳои Президенти Тоҷикистон дар робита ба ҳалли мушкилоти об дар ҷаҳон, бо таваҷҷуҳ ба аҳамияти мавзӯ, боиси ба шакли хос муаррифӣ шудани Тоҷикистон дар арсаи байналмилалӣ гардидааст.

Дар ин замина, доктор Р. Ҳусейн таъкид сохт, ки бидуни иттиҳод ва ваҳдати миллӣ, амну суботи сиёсӣ ва оромиши иҷтимоӣ дар ҷомеа имконпазир нахоҳад буд ва имрӯзҳо таҷрибаи сулҳи тоҷикон дар бобати ҳалли мусолимотомези низоъ ҳам аз лиҳози назариявӣ ва ҳам аз нигоҳи амалӣ ба сарвати илми сиёсатшиносии ҷаҳонӣ мубаддал шудааст.

Таҷрибаи сулҳи тоҷикон, ғайр аз ин ки роҳро барои пешрафти минбаъдаи мамлакат равшан кард, аҳамияти байналмилалӣ низ дорад ва метавонад ҷиҳати ҳалли мушкилоти кишварҳои гуногун мавриди истифода қарор гирад. Гузашта аз ин, саъю талошҳои пайгириҳои муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои

барқарории сулҳу субот ва сарҷамъии миллати тоҷик басо нодир ва арзишманд арзёбӣ мегарданд.

Р. Ҳусейн махсусан зикр намуд, ки мутаасифона, имрӯзҳо падидаи даҳшатафкани терроризм ба ҳаёти озоиштаи ҷомеаҳои кишварҳои олам ҳамарӯза бонги хатар зада, боиси ташвиш гардидааст. Чунин падидаи ифротгарой, ки ба ватану дину ҳувияти миллӣ ягон рабт надорад, дар зери чатри ислом фаъолияти аҳриманонаи хешро идома медиҳад. Ин гурӯҳҳои манфиатҷӯ зери ниқоби дини ислом кӯшиш ба харҷ дода истодаанд, ки сулҳу ваҳдат ва оромии ҷомеаи кишварҳоро, ки бар ивази ҷоннисории фарзандони фарзонаи миллат ба даст омадаанд, халалдор намоянд. Яке аз чунин гурӯҳҳои ифротӣ ин ташкилоти террористии «Ҳизби наҳзати исломӣ» ва «Ихвонулмуслимин», ки ҳарду бадхоҳи миллати тоҷик мисрӣ буда, онҳоро таърих, ақида, равиш ва ҳадафҳои яксон ба ҳам мепайвандад, маҳсуб мешаванд.

Дар ин замина, донишманди мисрӣ таъкид дошт, ки таърих борҳо шоҳиди амалҳои зишт ва зиддинсонии ин гурӯҳҳо гардид, ки чӣ бадбахтиву мусибатҳои даҳшатноки фаромушнашавандаро ба сари ҳамватани худ овардаанд. Ӯ дар робита ба ин нақши назарраси Тоҷикистон ва Мисрро дар масъалаи мубориза бар зидди терроризм, ҳамчун намунаи ҷоннисорӣ ва ватандустӣ барои барқарорсозии сулҳу амнияти кишварҳо ёдовар шуд.

Дар фарҷоми суханронӣ доктор Р. Ҳусейн мардуми шарифи Тоҷикистонро бо ин рӯзи тақдирсоз - Рӯзи Ваҳдати миллӣ муборакбод гуфта, барои миллати кӯҳанбунёди тоҷик, меросбарони аҳли илму фарҳанг ояндаи дурахшон, саодати фаровон ва дастовардҳои нав ба навро тамано кард.

ОБУНА БА РҶЗНОМАИ «БОЧУ ХИРОҶ»

БАРОИ СОЛИ 2020 ОҒОЗ ЁФТ

Нашрияи Кумитаи андозаи назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Ба «Бочу хироҷ»
бо чашми хирад,
чашми нек ва
чашми дурбин
нигаред ва
ҳамрозу ҳамсадо
бошед!

**65
СОМОНӢ**

нархи яксолаи
обуна ба рӯзномаи
«Бочу хироҷ»

СУРОҶАИ МО:

ш.Душанбе, хиёбони
Н.Қаробоев 42/3, бинои
Раёсати андозаи шаҳри Душанбе
Телефон: (2)33-08-41

Обунаҷиёни ғаёл аз тарафи идораи
«Бочу хироҷ» ҳавасманд карда мешаванд.

СУРАТҲИСОБИ РҶЗНОМАИ

«БОЧУ ХИРОҶ»:

р/сч 20202972000266101000

кор/сч 20402972316264

МФО 350101626 БДА ҶТ

«Амонатбонк» дар шаҳри Душанбе

РМА 030007408



ЭЪЛОН

МУҲТАРАМ ШАҲРВАНДОН ВА
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ҷиҳати сарфаи вақти корӣ ва бе ҳозир шудан ба нуқтаҳои хизматрасонии “Амонатбонк” қабули андозҳо аз молу мулки ғайриманқули шахсони воқеиро дар шакли ғайринақдӣ тавассути POS – терминалҳо ба роҳ мондааст.

Хотиррасон мешавем, ки ҳангоми пардохт намудани маблағи андозҳо шаҳрвандон ва ан-дозсупорандагон бо чиптаҳои пардохт таъмин ва ҳамзамон маблағҳои пардохтшуда ба таври автоматӣ дар ҳисобварақаи онҳо сабт мегардад.

Аз ин лиҳоз, шаҳрвандон ва андозсупоран-дагон бо истифода аз тартиби мазкур, мета-вонанд андозҳо аз молу мулки ғайриманқули худро минбаъд дар шакли ғайринақдӣ дар нозиротҳои андози маҳалли қайди худ бо ис-тифода аз кортҳои бонкӣ пардохт намоянд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН

БА ДИҚҚАТИ ШАҲРВАНДОН ВА
АНДОЗСУПОРАНДАГОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон аз шаҳрвандон ва соҳибмулконе, ки дорои объектҳои молу мулки ғайриманқул, ба монанди хонаҳои истиқоматӣ, ҳавлӣ, гаражҳо, биноҳо, иморатҳо, бўстонсароҳо, дигар биноу иморатҳо ва қитъаҳои замин мебошанд, хоҳиш менамояд, ки маблағҳои ҳисобшудаи андоз аз молу мулки ғайриманқул ва замини наздиҳавлигии худро сари вақт ба буҷети давлатӣ пардохт намоянд.

Хотиррасон менамоем, ки дар сурати пар-дохт накардани маблағи андоз аз молу мул-ки ғайриманқул ва қитъаҳои замин рӯиҳати шаҳрвандон ва соҳибмулкони аз андоз қарздор дар матбуоти даврӣ ба чоп мерасад ва ҳамчунин тибқи тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ нисбати маблағҳои пардохтнашуда фоизҳо ҳисоб мегарданд.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

ЭЪЛОН!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон мутобиқи талаботи муқаррарнамудаи қонунгузории Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ариза оид ба барҳам додан ва қатъ намудани фаъолияти соҳибкории андозсупорандагони зерин ба суди иқтисодӣ муроҷиат намудааст.

Ҳамзамон, арзу шикоят ва дархостҳо нисбати субъектҳои мазкур ба суроғаи Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон, кӯчаи Н. Қарабоев 42/2 ба Раёсати таъмини ҳуқуқӣ то санаи 20 июли соли 2019 қабул карда мешавад.

Замима: Номгӯи субъектҳои барҳамдодашаванда 45 адад.

№	Номгӯи субъектҳо	РМА/РЯМ	Нозирот
1	ЧДММ «Суруши Байналмилал»	020033509	И. Сомонӣ
2	ЧДММ «ТоҷҚам»	020039009	И. Сомонӣ
3	ЧДММ «Сомон Сафари Тоҷик»	020035357	И. Сомонӣ
4	ЧДММ «Тахти Ҷамшед»	020032795	И. Сомонӣ
5	ЧДММ «КоспиёнТоҷ»	020038959	И. Сомонӣ
6	ЧДММ «Гурӯҳи иқтисодии Осиё»	020035265	И. Сомонӣ
7	ҶСП «Фаромин»	010084217	И. Сомонӣ
8	ЧДММ «ОлумТоҷ»	020033976	И. Сомонӣ
9	ЧДММ «Першиё»	010086750	Шоҳмансур
10	ЧДММ «Нуқтаи Ҳунар»	030017606	Шоҳмансур
11	ЧДММ «Башир Мозанд»	020042725	Шоҳмансур
12	ЧДММ «Ширкати Бозаргонии Ваҳдати Эрон Тоҷ»	010085425	Шоҳмансур
13	ЧДММ «Дипломат Групп»	010087102	Шоҳмансур
14	Муассисаи Хусусии Худ Худ	010089176	Шоҳмансур
15	ЧДММ «Шоёнгруп»	010085461	Шоҳмансур
16	ЧДММ «Блу Стар»	010088622	Шоҳмансур
17	ЧДММ «Корвони Бадахшон»	010086254	Шоҳмансур
18	ЧДММ “Боту лойн”	040048002	Сино
19	ЧДММ «Шими Фото Интернейшнл»	010086002	Сино
20	ЧДММ “Ҳадамоти ҳавои ва нафтии тоҷик”	040034305	Сино
21	ЧДММ “Райҳони 2012”	040036423	Сино
22	НҶСП «Сомон Роҳи Баҳоварон»	040051991	Сино
23	ЧДММ «Атласкоҳ»	030015991	Фирдавсӣ
24	ЧДММ «Орён Трейт»	030020188	Фирдавсӣ
25	ЧДММ “Чочӣ”	030020755	Фирдавсӣ
26	ЧДММ «Фадак»	030018845	Фирдавсӣ
27	ЧДММ “ШБ Родмон”	030022525	Фирдавсӣ
28	ЧДММ “Илиад”	030019756	Фирдавсӣ
29	ЧДММ “Загрос”	030019874	Фирдавсӣ
30	ЧДММ “Тиҷорати Сабз”	030021624	Фирдавсӣ
31	ЧДММ «Порт Метал Компанӣ»	510035406	Хуҷанд
32	ЧДММ «Ширкати Сохтмони Ами-рон»	510036603	Хуҷанд
33	ЧДММ «Доругустари Порс»	510023126	Хуҷанд
34	ЧДММ «Хуҷанд Пластик 2011»	630012229	Б. Ғафуров
35	ЧДММ «Орён Эрон»	120033125	Рӯдакӣ
36	ЧДММ «Стар Чарт»	090011660	Ҳисор
37	ЧДММ «Бехсоз»	050005570	Ваҳдат
38	ФНШСП «Гуруҳи Армоғон тавсеъаи Амино»	400007011	Ёвон
39	ЧДММ «Сино Бехруз»	400006628	Ёвон
40	ЧДММ «Сипоҳон Кишт»	400005953	Ёвон
41	ЧДММ «Ҳамадони Сайёд»	210009005	Ҳамадонӣ
42	ҶСК «Тоҷэстон»	220005963	Данғара
43	ЧДММ «Анушервон»	30006046	Дӯстӣ
44	НҶСП “Тарванд Тадбир дар ҶТ”	030017724	Леваканд
45	НШЭТЭ “Саҳомии Хос дар ҶТ”	390002247	Леваканд

ШАҲРВАНДОНИ МУҲТАРАМ!



КУМИТАИ АНДОЗИ
НАЗДИ ҲУКУМАТИ
ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

БА МАЪЛУМОТИ ШУМО МЕРАСОНЕМ,
КИ РОҶЕЪ БА МАСЪАЛАҲОИ АНДОЗ ВА
АНДОЗБАНДӢ МЕТАВОНЕД АЗ СОМОНАИ
КУМИТАИ АНДОЗ **WWW.ANDOZ.TJ** ВА БАРОИ
ГИРИФТАНИ ПОСУХ АЗ БАҲШИ ИТТИЛООТИИ
(КОНТАКТ-СЕНТР) **151** ИСТИФОДА НАМОЕД.

БАРҲАМ МЕХӢРАД

■ ЧДММ «Атлант 13» (РЯМ 0310013798) воқеъ дар ноҳияи Фирдавсӣ, барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо давоми 2 моҳ қабул карда мешавад.

■ ЧДММ «Гулмуҳаммад» (РЯМ 0410007336) воқеъ дар ноҳияи Сино, барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо давоми 2 моҳ қабул карда мешавад.

■ ЧДММ «Саймеҳтоҷ» (РЯМ 2910005368) воқеъ дар ноҳияи Вахш, барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо давоми 2 моҳ қабул карда мешавад.

■ Кооперативи тиҷоратии «Эраҷ», (РЯМ 3310000925) воқеъ дар ноҳияи Ҷ.Балхӣ барҳам меҳӯрад.

■ Кооперативи тиҷоратии «Шералӣ», (РЯМ 3410000092) воқеъ дар ноҳияи Кушониён барҳам меҳӯрад.

■ ЧДММ «Шабурӯз» (РЯМ 0110024604) воқеъ дар ноҳияи Шоҳмансур, барҳам меҳӯрад. Ҳамаи арзу шикоятҳо давоми 2 моҳ қабул карда мешавад.

ЭЪТИБОР НАДОРАД

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Ғафуров Шокир (РЯМ 0330070089) аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Шозодадилдорова Шамъҷаҳон (РЯМ 7730010182) аз ноҳияи Шўғнон, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Го-пиров Собирҷон (РЯМ 6830093949) аз ноҳияи Ашт, бинобар ғум шуда-наш безътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Қушбоев Охунҷон (РЯМ 6830012457) аз ноҳияи Ашт, бинобар ғум шуда-наш безътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Чоршанбиев Аламхон (РЯМ 7430001516) аз ноҳияи Ишқошим, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Орзуева Шаҳло (РЯМ 0530119737) аз шаҳри Ваҳдат, бинобар ғум шу-данаш безътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ

Сино Файзов (РЯМ 0530154671) аз шаҳри Ваҳдат, бинобар ғум шуданаш безътибор до-ниста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Охонелчие-ва Давлатбегим (РЯМ 7230006456) аз ноҳияи Рушон, бинобар ғум шуданаш безътибор до-ниста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Дўсматов Ғуломҷон (РМ А 575329275) аз шаҳри Конибодом, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Боҳиров Фарҳод (РМА 575658690) аз шаҳри Конибодом, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста ша-вад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Сафарова Сай-мо, (РЯМ 2830116337) аз шаҳри Бохтар, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Патенти соҳибкории инфиродӣ Ҳасанов Алишер, (РЯМ 3330070609) аз ноҳияи Ҷ.Балхӣ, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба ЧДММ «Ҷасур Ҷонибек» (РЯМ 6810003292) аз ноҳияи Ашт, бинобар ғум шуданаш, безътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба ЧДММ «Саймеҳтоҷ» (РЯМ 2910005368) аз ноҳияи Вахш, бинобар ғум шуданаш, безътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкории инфиродӣ Миралиев Эҳсонҷон (РЯМ-1930031034) аз ноҳияи Восеъ, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкории инфиродӣ Алимов Бахтиёр (РЯМ 0330113685) аз ноҳияи Фирдавсӣ, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи бақайдгирии мутааллиқ ба Х/Д «Мавлонбо-

ЭЪЛОН

СОҲИБКОРОНИ МУҲТАРАМ!

Кумитаи андози назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба маълумоти шумо мерасонад, ки дар асоси қарори Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи тасдиқи Қоидаҳои андозбандии соҳибкорони инфиродие, ки дар асоси патент ё шаҳодатнома фаъолият менамо-янд» аз 31.08.2012, №451 шахси воқеие, ки ба фаъолияти соҳибкорӣ машғул мебо-шад, уҳдадор аст фаъолияти худро ҳамчун соҳибкории инфиродӣ дар асоси патент ва ё шаҳодатнома ба қайди давлатӣ гирад.

Бақайдгирӣ дар нозироти андоз имко-ният медиҳад, ки давраи фаъолияти шумо ҳамчун собиқаи корӣ ба ҳисоб гирифта шуда, тибқи тартиби муқарраргардида Ҷифзи иҷтимоиатон таъмин шавад.

Хотиррасон менамоем, ки дар асоси талаботи Кодекси ҳуқуқвайронкунии маъмурии Ҷумҳурии Тоҷикистон барои машғул шудан ба фаъолияти соҳибкорӣ бе бақайдгирӣ дар мақомоти андоз аз 30 то 40 нишондиҳанда барои ҳисобҳо, яъне аз 1650 сомонӣ то 2200 сомонӣ ҷарима пешбинӣ гардидааст.

Кумитаи андози назди
Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

бо» (РЯМ 3330015719) аз ноҳияи Ҷ.Балхӣ, бинобар ғум шуданаш, безътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкории инфиродӣ Сафаров Сафарбек, (РЯМ-2830001213) аз ноҳияи Вахш, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Шаҳодатномаи соҳибкории и н ф и р о д ӣ То ш м у р о д Маҳмарасулов, (РЯМ-3830053279) аз ноҳияи Шаҳритус, бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

■ Иқтибоси аз феҳристи яғонаи Муассисаи таҳсилоти миёнаи умӯ-мии № 31 (РМА1710000261) аз ноҳияи Сангвор, бинобар ғум шу-данаш безътибор дониста шавад.

■ Сертификати ҳуқуқи исти-фодаи замини Х/Д “Суюн” (РЯМ 2630019279) таҳти №020315 аз 10 октябри соли 2006 аз ноҳияи Темурмалик бинобар ғум шуданаш безътибор дониста шавад.

АЗ ТАЪРИХИ АНДОЗ

Оғози ислоҳоти андоз ва ташаккули заминаҳои низоми миллии андоз (солҳои 1992 – 1995)

(Аввалаш дар шумораҳои гузашта)

Дар ин Қонун ба таври муназзам ҳама масъалаҳои умдаи андозбандӣ; усулҳои (принсипҳои) андозбандӣ, воҳидҳои (объектҳои) андозбандишаванда; намудҳои андоз, тартиб, баҳисобгирӣ ва пардохти онҳо; ҳуқуқҳо ва масъулияти андозсупорандагон ва мақомоти андоз; тартиби қорӣ қардан, тағйир додан ва манъи андозҳо; ҷавобгарӣ барои вайрон қардани қонунҳои андоз ва ғайра баён шудаанд. Бо мақсади суботи андозбандӣ дар моддаи 26 Қонун махсусан қайд шудааст, ки «низоми андозбандӣ то қабули қарори махсуси Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба ислоҳоти андоз, оид ба тағйирот дар номгуӣ навъҳои андоз, ҳаҷми андоз, усулҳои (методҳои) баҳисобгирӣ даромади андозбандишаванда, воҳидҳои андозбандишаванда ва усулҳои ситонидани андоз бе тағйирот амал менамояд».

Низоми нави андоз, ки аз 6 январи соли 1992 амал намуд, аз рӯи усулҳои шаклӣ ва сохторӣ, асосан ба низоми андозӣ дар таҷрибаи ҷаҳонӣ паҳнгардида мувофиқ буд. Одатан, ҳамаи низоми андозӣ мӯсир аз маҷмӯи андозҳои ҳаммонанд истифода мекунанд.

Дар шароити мо, дар низоми андозӣ мо падидаҳои нав андоз аз арзиши изофа, то андозаи муайян ва назаррас аксизҳо, андозӣ замин, андоз аз амволи шахсонӣ ҳуқуқӣ ва ғайра ба шумор мерафтанд. Дар давраи якуми ислоҳоти иқтисодӣ роҳи равиши афзоиши миқдори намудҳои андоз пеш гирифта шуд. Миқдори умумии онҳо соли 1994 ба 45 расида буд. Бо вуҷуди ин, бояд гуфт, ки низоми амалкунандаи андоз ба чор навъи (намуди) андоз асос меёфт: андоз аз арзиши изофа, аксизҳо, андоз аз фурӯш ва андоз аз даромад. Соли 1998 аз ҳисоби ин навъ андозҳо зиёда аз 50 % воридот ба буҷет ва 67 % воридот аз андозҳо ташкил ёфта буданд.

Андозҳои ба тозагӣ қоришуда— андоз аз арзиши изофа ва аксизҳо, инчунин андозҳои лағв (манъ) қардашуда— андоз аз гардиш ва андоз аз фурӯш, андозҳои фаръӣ (ғайриасосӣ) ва моҳиятан андоз аз истеъмоли ба шумор мераванд. Азбаски ин андозҳо, асосан, ба мол ва хизматрасонии истеъмолий баста мешаванд, андоз аз арзиши изофа ва аксизҳо дар аксар кишварҳои роҳи иқтисоди бозаргониро пешгирифта онҳо на танҳо барои ғайи гардонидани буҷет самаранок доништа шудаанд, балки чун таъминкунандаи шароити хуби баробарӣ дар пешбурди хоҷагидорӣ барои ҳамаи соҳибкорон эътироф гардидаанд.

(Давом дорад)

Манбаъ: Тоҳир ИСЛОМОВ
«Аз таърихи молия, андоз ва ташаккули низоми андозбандӣ дар Тоҷикистон»

О Ё МЕ Д О Н Е Д ?



25% фоизи одамони сайёра бо телефон тамома гап назадаанд.

Моҳиҳо дар як шабонарӯз баробари вазни худ об менӯшанд.



Дар Аврупо то солҳои 1990 сабзиро на сабзавот балки мева медонистанд.

22, 9 миллиард доллар даромади Швейтсария аз соат

Соли 1541, вақте ки Людовики XIV дар Аврупо истифодаи ҳама гуна фулузоти қиматбаҳоро барои ороиш манъ кард, дар шахри Женева иттиҳодияи устоҳо ба сохтани соатҳои дастӣ шурӯъ намуд. Соат бо мурури замон ҷои зару зеварро иваз кард. Дар натиҷа, соатҳои швейтсарӣ бо намои зебо ва сифати хуб машҳур гашта, то ҳозир нуфузи худро дар бозори ҷаҳонӣ нигоҳ медоранд.

Соли 1953 дар Швейтсария нахустин соати квартии худкор сохта шуд, ки бо тамғаи «Longines» дар ҷаҳон машҳур гашт.

Соли 1989 соате бо номи «Calibre



89» ба фурӯш бароварда шуд, ки устоҳо барои сохтани он нӯҳ сол ранҷ кашиданд. Он аз 1700 қисми мухталиф иборат буд.

Аз ҳама соати қиматтарини швейтсарӣ «The 5 Million» мебошад, ки барои сохтани он 1300 алмос истифода шудааст. Нархи ин соат панҷ миллион доллари амрикоиро ташкил медиҳад. Номаш ҳам аз арзишаш гирифта шудааст.

Швейтсария 95 дарсади соатҳои истеҳсолнамудаи худро ба хориҷа мебарорад. Даромади солони ин кишвар аз саноати соатсозӣ 22,9 миллиард долларро ташкил медиҳад.

ПАНДИ РҶЗГОР

Донишманде мафтунӣ зебоии олам, аз ҳаёт фараҳманд шуда, ба роҳаш мерафт. Ногоҳ марди аз машаққат қоматаш ҳамшудаеро дид.

-Чаро худатонро гирифтори чунин уқубатҳо намудед?-пурсид донишманд.

-Ман барои бахти фарзандон ва набераҳоям азоб кашида истодам,-ҷавоб дод мард.- Падари бобоям барои хушбахт шудани он кас машаққат кашидаанд, бобоям барои бахти падарам, падарам барои бахти ман дар ихотаи изтиробҳо зиндагӣ намуд. Ман ҳам барои хуррам гузаштани ҳаёти фарзандон ва набераҳоям розиям, ки дар давоми умр азоб кашам.

-Дар оилаатон касе хушбахт шудааст?-савол дод донишманд.


-Не, аммо, албатта, хушбахт шудани фарзандон ва набераҳои ман даркор аст!

-Одами бесавод хонданро омӯзонда наметавонад, кӯрмуш ҳеҷ гоҳ бургутро тарбия наметавонад,-ба ҷаҳл омада гуфт донишманд.-Аввало худатон хушбахт шуданро омӯzed, ҳамоно вақт чӣ хел хушбахт намудани фарзандон ва набераҳоятонро мефаҳмед!

Ҷавон мондан хоҳед, қулфинай истеъмоли намоед!

Қулфинай ба минтақаи Осиёи Миёна аз Амрикои Чанубӣ танҳо дар охири асри ҳаҷдахум омадааст. Олимон муайян карданд, ки ранги қулфинай аз миқдори моддаҳои фойданоки таркиби он далолат медиҳад. Чӣ қадаре, ки ранги қулфинай сурхи кушоду равшан бошад, ҳамоно қадар он аз витаминҳои фойдаовар бой мебошад.

Агар ба қулфинай аллергия дошта бошед, онро бо нӯшидани маҳсулоти ширӣ истеъмоли намоед, дар он вақт ба аллергия дучор намешавед. Дар китоби рекордҳои Гиннес қулфинаи аз ҳама калонҳаҷмтарин ба қайд гирифта шудааст, ки вазни он 231 грамм мебошад. Барои баланд гардонидани масъулияти бадан дар ҳар фасли пухтарасӣ қулфинай



истеъмоли намудан зарур аст. Новобаста аз он ки қулфинай меваи ширин ҳисобида мешавад, дар он миқдори ша-

кар ниҳоят кам мебошад. Дар таркиби қулфинай моддаҳои мавҷуданд, ки ба дорувории бедардкунанда монанд мебошанд. Бинобар ин, ҳангоми дарди сар хӯрдани қулфинай хеле манфиатовар мебошад. Агар дар рӯятон доғи кунҷитак ва холҷаҳои майда мавҷуд бошанд, ба воситаи ниқоби қулфинай шумо метавонед онҳоро тамомаан ноаён гардонед. Қулфинай ҷавониро нигоҳ медорад. Он инчунин барои мустаҳкам намудани хотираи хуб пири бармаҳал ва нигоҳ доштани ҳуҷайраҳои мағзи сар манфиатовар мебошад.

Бочу ХИРОЧ

МУАССИС:

КУМИТАИ АНДОЗИ НАЗДИ
ҲУКУМАТИ ҶУМҲУРИИ
ТОҶИКИСТОН

Сармуҳаррир
Фарзона ШАРИФ

ҲАЙАТИ ТАҲРИРИЯ ВА МУШОВАРА:

ДАВЛАТЗОДА Н. М. - Раиси Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ҚАҲҲОРЗОДА Ф. С. - Вазири молияи Ҷумҳурии Тоҷикистон; СОЛЕҲЗОДА А. М. - муовини аввали Раиси Кумитаи ан-

дозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; МЕЛИКЗОДА К.Н. - муовини Раиси Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ЮСУФИ П. С. - ёрдамчи Раиси Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НАБИЕВ Б. - сардори Раёсати таъмини ҳуқуқи Кумитаи андозӣ

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; НУРЗОДА Ҷ. - сардори Раёсати хизматрасонӣ ба андозсупорандагони Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон; ВОҲИДОВ А. - котиби масъули рӯзномаи «Бочу хироч»; НИГМАТОВ М. - сардори шӯъбаи иқтисод, буҷет ва андозӣ рӯзномаи «Бочу хироч».

Дар ҳафтанома ба хотири гуногунандешӣ матолибе низ нашр мешавад, ки идораи ҳафтанома метавонад бо муаллифони ҳамакида набошад ва масъулияти онро ба дӯш нагирад.

Ҳафтанома дар Вазорати фарҳанги ҷумҳурий тахти рақами 597 номнавис шудааст.

Ҳафтанома бо шаходатномаи №0310003650 дар Кумитаи андозӣ назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайди давлатӣ гирифта шудааст.

Тел: 233-08-41 (муҳбирон),
44-600-41-76 (шӯъбаи эълон ва обуна)

Навбатдор: Мазҳаб ҶУМЪА

Тарроҳ: Сафаралӣ САТТОРОВ

Суроға: ш. Душанбе, х. Н. Қарабоев 42/3,
Бинои Раёсати андоз дар шаҳри Душанбе

► Индекс: 68930

Рӯзнома дар нашриёти
«Шарқи озод» чоп шудааст.

Тездод: 58 952